



**USAID**  
АЗ МАРДУМИ АМРИКО

Лоиҳаи USAID  
оид ба таълими босифат (QLP)



**Вазорати маорифи  
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили  
иҳтинос ва бозомӯзии кормандони  
соҳаи маориф**

## **Таълими забони модарӣ дар сinfҳои ибтидой**

*(ЛОИҲА)*

**Дастури таълим барои курсҳои такмили иҳтиноси муаллимони  
сinfҳои ибтидой**

Душанбе – 2009

Дастури таълимии мазкур бо дастгирии мардуми Амрико ба воситаи Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID) таҳия ва нашр гардид. Мундариҷаи дастури мазкур дар доираи Creative Associates International (CAI) ва лоиҳаи USAID – оид ба таълими босифат (QLP) баррасӣ шудааст ва муҳим нест, ки мавқеи USAID ва Ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро инъикос намояд.

Мураттиб-таҳиягарон: **Зиёев М.Н., Олимова Ф.К., Эрматова У.С., Алиев А.Б., Зоолишоева Б.Ф.**

Зери назари:

**Лутфуллоев М.**, Академики Академияи илмҳои педагогии Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Абдуллоев И.**, мудири кафедраи таҳсилоти ибтидой ва томактабии ДҶТИБКМ, номзади илмҳои педагогӣ

Муҳаррир: **Қамолиддинов Баҳриддин**, доктори илмҳои филологӣ, профессор

Таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидой. Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидой. - Душанбе, 2009. - \_\_\_\_ с.

Дар дастури таълим масъалаҳои мубрами забони модарӣ дар таълими синфҳои ибтидой баррасӣ шудаанд. Ниёзмандии омӯзгоронро дар назар дошта дар дастур ба масъалаҳои таълими ҳамгирои забони модарӣ, инкишофи малакаҳои нутқи хонанда, таълими лугат ва грамматикау имло равшаний андохта шудааст.

Дастури таълимӣ барои истифода дар такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидии мактабҳои миённа, факултаҳои таълим дар синфҳои ибтидии донишгоҳҳо, коллекҷо ва омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ тавсия мешавад.

Дастури «Таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидой» қисми таркибии курси 144-соатай такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидиои мактабҳои таҳсилоти умумӣ аст. Дастури мазкур ҳукми фанниро дошта, аз рӯи мундариҷа ва технологияи таълим баанҷомрасида ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ он метавонад мустақил ва ҳам дар таркиби дастурҳои дигар таълим дода шавад.

### ***Соҳти дастур чӣ гуна аст?***

Чунон ки дар дастури якум гуфта будем, ҳар як дастур иборат аст аз:

- мақсадҳо дар шакли натиҷаҳои ҷашмдошт;
- иҷрои вазифаҳо дар шакли фаъолиятҳои амалӣ ва усулҳои интерактивӣ (инфиродӣ, дунафарӣ, гурӯҳӣ);
- маводи назариявӣ («Маҳзани асрор»);
- саволу масъалаҳо барои ба ҳуд ва ҳамдигар баҳо додан, супоришиҳои тестӣ дар хотимаи фаъолиятҳо;
- лугат;
- замимаҳо;
- номгӯйи адабиёти истифодашуда, аз ҷумла суроғаи WEB-сайтҳо.

### ***Бо дастур чӣ гуна бояд кор кард?***

- ⇒ Дар оғоз бо масъалаҳо, ки ғояҳои асосиро инъикос мекунанд, шинос шудан лозим аст.
- ⇒ Бо шарҳи масъалаҳои мазкур ба воситаи маводи назариявӣ, ки дар «Маҳзани асрор» оварда шудааст, метавон ошно шуд.
- ⇒ Агар дар рафти омӯзиши мавод бо калимаҳои ноошно дучор шавед, ба лугати охири дастур нигаред.
- ⇒ Барои ҳудбаҳодиҳӣ шумо метавонед ҳангоми омӯзиши ҳар масъала ба тестҳо, саволу ҷавоб ва мубоҳиса ба ҳуд баҳо дихед.
- ⇒ Барои омӯзиши боз ҳам дақиқтари ин ё он мавзӯъ метавонед, ба номгӯйи адабиёти истифодашуда рӯҷӯъ карда, ба ҷустуҷӯйи онҳо пардозед.

## Мундарича

<b>№</b>	<b>Мавзӯь</b>	<b>Мақсадҳои мушаххас:</b>	<b>Миқдори соат</b>
<b>1</b>	<b>Ҳамгирий дар таълими забони модарӣ</b>	<p><i>To анҷоми омӯзиши иштирокчиён метавонанд:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– омилҳои таълими ҳамгириро гӯянд ва шарҳ диханд;</li> <li>– ҷараёни таълими ҳамгириро дар дарсҳои забони модарӣ намоиш диханд;</li> <li>– таълими ҳамгирии дохилифаний ва байнифаниро муқоиса ва фарқ кунанд;</li> <li>– намунаи дарсҳои ҳамгирии дохилифаний ва байнифаниро тартиб диханд;</li> <li>– роҳу усулҳои арзёбии таълими ҳамгириро истифода баранд.</li> </ul>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Инкишофи малакаҳои шунидан</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– мақсадҳои инкишоф додани малакаҳои шуниданро баён намоянд;</li> <li>– фаъолиятҳое, ки инкишофи малакаҳои шуниданро таъмин мекунанд, номбар намоянд;</li> <li>– ҳамгирии малакаҳои шунидан ва дигар амалҳои нутқ (хондан, гуфтан, навиштан)-ро нишон диханд;</li> <li>– доир ба инкишофи малакаҳои шунидан фаъолиятҳои амалиро пешниҳод намоянд ва роҳҳои амалигардонии онро гӯянд;</li> <li>– инкишофи малакаҳои шуниданро дар нақшай дарс нишон диханд;</li> <li>– роҳу усулҳои арзёбии инкишофи малакаҳои шуниданро истифода баранд.</li> </ul>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Инкишофи малакаҳои гуфтан</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– мақсадҳои инкишоф додани малакаҳои гуфтанро баён намоянд;</li> <li>– фаъолиятҳое, ки инкишофи малакаҳои гуфтанро таъмин мекунанд, номбар намоянд;</li> <li>– ҳамгирии малакаҳои гуфтан ва дигар амалҳои нутқ (хондан, шунидан, навиштан)-ро нишон диханд;</li> <li>– доир ба инкишофи малакаҳои гуфтан фаъолиятҳои амалиро пешниҳод намоянд ва роҳҳои амалигардонии онро гӯянд;</li> <li>– инкишофи малакаҳои гуфтанро дар нақшай дарс нишон диханд;</li> <li>– роҳу усулҳои арзёбии инкишофи малакаҳои гуфтанро истифода баранд.</li> </ul>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Инкишофи малакаҳои хондан</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– мақсадҳои инкишоф додани малакаҳои хонданро баён намоянд;</li> <li>– фаъолиятҳое, ки инкишофи малакаҳои хонданро таъмин мекунанд, номбар намоянд;</li> <li>– ҳамгирии малакаҳои шунидан ва дигар амалҳои нутқ (шунидан, гуфтан, навиштан)-ро нишон диханд;</li> <li>– доир ба инкишофи малакаҳои хондан фаъолиятҳои амалиро пешниҳод намоянд ва роҳҳои амалигардонии онро гӯянд;</li> <li>– инкишофи малакаҳои хонданро дар нақшай дарс</li> </ul>	<b>6</b>

		<p>нишон диҳанд;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– роҳу усулҳои арзёбии инкишофи малакаҳои хонданро истифода баранд.</li> </ul>	
5.	<b>Инкишофи малакаҳои навиштан</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– мақсадҳои инкишоф додани малакаҳои навиштанро баён намоянд;</li> <li>– фаъолиятҳое, ки инкишофи малакаҳои навиштанро таъмин мекунанд, номбар намоянд;</li> <li>– ҳамгирии малакаҳои навиштан ва дигар амалҳои нутқ (шунидан, гуфтан, хондан)-ро нишон диҳанд;</li> <li>– доир ба инкишофи малакаҳои навиштан фаъолиятҳои амалиро пешниҳод намоянд ва роҳҳои амалигардонии онро гӯянд;</li> <li>– инкишофи малакаҳои навиштанро дар нақшай дарс нишон диҳанд;</li> <li>– роҳу усулҳои арзёбии инкишофи малакаҳои навиштанро истифода баранд.</li> </ul>	6
6.	<b>Таълими грамматика, имло ва лугатомӯзӣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– мақсади таълими грамматика ва имлоро шарҳ диҳанд;</li> <li>– душвориҳои таълими мавзӯъҳои грамматика ва имлоро муайян карда, роҳҳои ҳалли ислоҳи ғалатҳои имлой – грамматикиро баён намоянд.</li> <li>– оид ба лугат ва грамматика намунаи дарс тартиб диҳанд;</li> <li>– роҳу усулҳои арзёбии таълими грамматика ва имло, лугатомӯзиро истифода баранд.</li> </ul>	6

## **Сарсухан**

Дўсти арчманд ва ҳамкасби азиз! Мо дар замоне зиндагӣ карда истодаем, ки дигаргуниҳои зиёди ҷашмрас дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт ба вуҷуд меоянд. Бо гузаштан аз як аср ба асри дигар мо ба даврони фарҳангӣ рӯ меоварем. Ба қасе пӯшида нест, ки дар дарсҳо мо аз хонандагон бештар ғуфтани қонуну қоидай махсуси фанро талаб менамоем. Бештар ба он эътибор медиҳем, ки хонанда дониши пешниҳодкарда моро ба худи мо бозгӯй қунад, бо ахбори зиёд хонандаро мусаллаҳ карданӣ мешавем. Вале хеле кам қӯшиш ба ҳарҷ медиҳем, ки фикри хонандай мо, ҷаҳонбинии ўинкишоф ёбад. Муаллими имрӯза бояд эҷодкор ва илҳомбахши шогирдонаш бошад.

Мақсади таълими забони тоҷикӣ дар синфҳои ибтидой на барои доностани қоидаву қонунҳои грамматикий, балки барои инкишофи нутқи хонанда ва рушди фикрронии вай мебошад.

Дастуре, ки ба Шумо пешниҳод мешавад, дар асоси таҷрибаи омӯзгорони пешқадами қишварамон ва дастовардҳои пешрафтаи маорифи ҷаҳонӣ мураттаб гардидааст.

Дастури мазкур дар асоси асноди меъёрий-хукуқии соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла:

- ☺ Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»;
- ☺ Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон
- ☺ Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ☺ Стандартҳои таҳсилоти ибтидой;
- ☺ Нақшай таълими барои соли 2008-2009;
- ☺ Барномаҳои таълими синфҳои ибтидой ( 2007 );

Дастур барои муаллимони синфҳои ибтидоии мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумии ҷумҳурий таҳия шудааст. Таҳиягарони дастури мазкур қӯшиш намуданд, ки як роҳу тарзи таълимро нишон диханд.

Албатта, мо ғуфта наметавонем, ки ин дастур тамоми ҷанбаҳои таълими забони тоҷикиро дар синфҳои ибтидой фаро гирифтааст ва он аз норасоиҳо холист. Таҳиягарон умед доранд, ки омӯзгорон эроду пешниҳодҳои худро иброз медоранд ва барои беҳтар шудани сифати таълим ба мо мадад мерасонанд.

Умединорем, ки маводи зайл барои пешбуруди фаъолияти қасбиатон ёрӣ мерасонад ва Шумо аз он баҳраманд мегардед. Барори кор!

## 1. Ҳамгирии фанни забони модарӣ дар синфҳои ибтидой

### 1. Масъала.

Дар иттиҳодияи методии синфҳои ибтидиои мактаби № N дар мавзӯи «Ташкили ҷараёни ҳамгири дар дарсҳои синфҳои ибтидой» маҷlis баргузор шуд. Мушовири кабинети методии ноҳия, ки дар он иштирок дошт, ба ҳозирин бо саволи «Ҳамгирий чист?» муроҷиат намуд ва ҷунун ҷавобҳо шунид:



Шумо дар ин бора چӣ фикр доред?

**2. Кори дунафарӣ.** Дар асоси гуфтаҳои боло ва таҷрибаи қасбиатон ба саволҳои зер ҷавоб гӯед.

Ҳамгирий чист? Чаро мо ба таълими ҳамгири рӯ овардем?

### Махзани асрор

#### Аз «Стандарти таҳсилоти ибтидой»

Мазмуни фанни «Забони модарӣ» дар синфҳои ибтидой бар асоси маълумоти муосири забоншиносӣ, адабиётшиносӣ, дидактикӣ, психологӣ ва дигар илмҳо ташкил ёфтааст. Аз ин рӯ забондонию забономӯзии талабагонро таълими ҳамаи қисмҳои забоншиносӣ-овошиносӣ, грамматика, лексика, услуб, имло ва хониши ифоданоку эзоҳӣ ташкил медиҳад. Таълими забони модарӣ ҷунон ба роҳ монда мешавад, ки ҳамаи ин қисмҳо дар робита бо ҳам ҳамгири омӯхта мешаванд.

#### Аз «Нақшай намунавии таълимӣ барои соли хониши 2008-2009»

Дар фанни забони тоҷикӣ алифбо ва ҳат омӯзонида шуда, ба ҳонанда тарзи дурусти навишт ва ҳондан таълим дода мешавад. Дарси забони тоҷикӣ ҳамгири (хониши, ҳат, имло ва инкишофи нутқ) гузаронида мешавад (саҳ.17).

#### Аз «Барномаи таълими забони тоҷикӣ дар синфҳои ибтидой»

Забони модарӣ фанни ҳатмии синфҳои ибтидой буда, самараи тамоми ҷараёни таҳсил ба таълими он вобаста аст. Он аз қисматҳои саводомӯзӣ, хониши, грамматика, имло, ҳат ва инкишофи нутқ иборат аст, ки дар ҳамгирий тадрис мешавад (саҳ.12).

**3. Кори дунафарӣ.** Бо рафиқи худ шарҳу эзоҳҳои парокандаро хонед ва ба қадоме аз омилҳо мансуб будани онҳоро муайян намуда, мувофиқ намоед.

1. Омили психофизиологӣ
2. Омили иттилоотӣ
3. Омили иқтисодӣ
4. Омили иҷтимоӣ
5. Омили таълимӣ

**А** Азбаски илмҳои гуногун ҳамеша дар инкишофанд ва қашфиёти нав ба нав ба миён меоянд, ахбори илмии мазмунни таҳсилот низ меафзояд. Ин раванд беохир аст ва тамоми маълумоти илмиро наметавон ба мазмуни таҳсилоти мактабӣ ворид кард. Бинобар ин ба хотири мӯътадил кардани сарбории хонандагон лозим меояд, ки фанҳои мазмунан ба ҳамдигар наздик ва хеш ҳамгиро таълим дода шаванд.

**В**

Муносибатҳои нави иқтисодӣ, воқеяти ҳаёти имрӯзаи мо: нарасидани муаллимони баландихтисос, боло рафтани арзиши китобу дигар маводи таълим муносибати сарфакоронаро талаб менамояд. Аз ин рӯ таълими ҳамгиро метавонад дар ин самт нақши муҳимро бозад.

**Г**

Одам дар танҳои инкишоф намеёбад. Муҳимтарин омили инкишofi шахсият ин муюшират аст. Дар ҷараёни муюшират бо одамони гуногун сару кор мегиранд, мубодилаи афкор мекунанд. Дар натиҷа нутки онҳо дар баробари тафаккур инкишоф мейёбад.

**Б**

Мактаббачагони хурдсол ин ё он фаъолиятро дуру дароз ичро карда наметавонанд. Дар натиҷа қобилияти кории системai асаби онҳо суст мешавад. Яъне боздории аз ҳад зиёд дар қишири магзи сар ба вучуд меояд. Барои он, ки ин боздорӣ ба вучуд наояд, хелҳои фаъолиятро тағиیر додан лозим аст. Ба замми ин, ба онҳо кӯтоҳмуддатии майлу рағбати зудгузар, ноустувории дикқат, зуд монда шудан хос мебошад.

**Д**

Дар табиат, ҷамъият ва умуман олам миёни зуҳурот ҳусусияти системавӣ вучуд дорад. Ин ҳусусиятҳо имкон медиҳанд, ки робитаи байнифаний дар дараҷаи донишҳои илмӣ (далел, ҳодиса, мағҳум, қонун) ё дар дараҷаи наздики мазмуни мавзӯъҳои асосии фанҳо муқаррар карда шавад.

**4. Кори дунафарӣ.** Пас аз хондани омилҳое, ки таълими ҳамгиро асоснок менамоянд, рӯзномаи дубаҳшаро пур кунед (нигаред ба замимаи «Усулҳо»).

Иқтибос	Шарҳи иқтибос
Омили психофизиологӣ...	....

**5. Муҳокимаи умумӣ**

**6. Хуносабарорӣ**

## 2. Ҳамгирои дохилифаний

**1. Дарси намунавӣ.**


**Нақшай дарс аз фанни забони модарӣ дар синфи чорум**

**Мақсади таълим** То охири дарс хонандагон мавзӯъ ва фикри асосии матни хондаро муайян карда тавонанд.

**Мавзӯъ: Иди Наврӯз. Ҷонишин.**

## Равиши дарс:

I. Масъала. Мафхұмхой зеринро бо як калима чӣ гуна ифода кардан мүмкін аст?



### Иди Наврӯз

Баҳор фасли дилафрӯзи сол аст. Онро ҳама кас дар ҳама ҷо бетоқатона интизор мешаванд. Ин фаслро фасли зиндашавии табиат арӯси сол меноманд. Дар ҳақиқат ҳам фасли зебову дилрабост фасли баҳор! Кӯҳу дара, саҳрову ҷангал, богоғи мевазор – ҳама сарсаbzу хуррам аст. Бӯи ҳуши сабзашои навхез ва гиёҳҳои гуногуни худрӯй ба тани одам қувваю рӯҳи тоза мебахшад.

Ба истиқболи иди баҳор кӯҳсоро сарсафед домани худро бо сабзаю гул пӯшонда, хурсандӣ мекунад. Даишту саҳро ба сар ҷодари рангин гирифта. Ба иди Наврӯз тайёрӣ мебинад. Обиорон таронаи наврӯзӣ меконанд. Насими форам ба ҳар кӯҳ муздае мебарад.

Наврӯз шуду ҷумла ҷаҳон гашт муаттар

Аз бӯи ҳуши лолавурайхону санавбар.

Наврӯз яке аз ҷаинҳои қадими мардуми тоҷик аст. Онро ҳар сол ба муносибати расидани баҳор ва саршавии киштукор ҷаин мегиранд. Ҳалқи меҳнаткаш дар сурудҳои худ Наврӯзро ҷун оғози корҳои дехқонӣ васф менамояд. Занон суманак мепазанд ва бо ҳар гуна меваю таом дастарҳон оро медиҳанд, ҷавонон гӯштин мегиранд, буз мекашанд. Кӯдакон бо бародарону хоҳаронашон гул мечинанд. Марди дехқон ҷуфт мебандад. Замин меронад, ба замин дона мекорад.

Рӯзи Наврӯз мардум либоси наву тоза мепӯшанд. Ба тамошо мебароянд, сайри лола мераанд, онҳо якдигарро муборакбод мекунанд. Ба якдигар ҳушибаҳтӣ меҳоҳанд. «Ҳар рӯзатон Наврӯз бод, Наврӯзатон фирӯз бод!» - мегӯянд (китоби «Забони модарӣ», синфи 4, саҳ. 172).

## II. Кор бо матн.

a) Сарҳати якум ва дуюми матни «Иди Наврӯз» -ро хомӯшиона хонед ва гӯед, ки баҳор чӣ гуна фасл аст?

- Сарҳати сеюм ва ҷорумро гӯши кунед ва гӯед, ки Наврӯзро барои чӣ ҷаин мегиранд? Ба муносибати ин ид одамон чӣ кор мекунанд?

- Мисраъҳои шеърии матнро ифоданок хонед.

- Аз рӯйи матн ба рафиқатон савол дихед. Масалан: Дар хонадони шумо Наврӯзро чӣ гуна ҷаин мегиранд?

б) Аз матн ҷумлаэро, ки ҷонишиин дорад, ёфта, нависед.

- Дар ҷумлаҳои зерин ба ҷойи исмҳо ҷонишиинҳои шаҳсии мувоғиқро гузошта, ба дафтаратон нависед.

1. Ҳалқи меҳнаткаш дар сурудҳои худ Наврӯзро ҷун оғози корҳои дехқонӣ васф менамояд.

2. Занон суманак мепазанд.

3. Ҷавонон гӯштин мегиранд.

4. Марди дехқон ҷуфт мебандад.

г)- Калимаҳои муқобилмаънои қадим, оғоз, рангин – ро гӯед.

### **III. Бозии «Орзуҳо»**

Дар давра хонандагон ҷамъ мешаванд. Ҳар як хонанда дар дасти худ шамъ дорад. Хонандае шамъи фурӯзон дар даст мегӯяд: «Бигзор ин сол соли равишану бобарор бошад. Ман Шукронаро бо иди Наврӯз табрик гуфта, барояши хониши хубу аълоро орзу мекунам». Сипас бо шӯълаи оташи шамъи худ шамъи ҳамтаҳлӯяшро фурӯзон менамояд. Рафиқаш амали ўро тақрор менамояд.

### **IV. Орзуҳои наврӯзии худро нависед.**

Биёed бо орзуҳои наврӯзии Маҳноз шинос шавем. Ба фикри шумо, орзуҳои ў амалишаванданد? Чаро? Кадом қисмати чумла ба шумо бештар маъқул аст?

«Орзу дорам, ки падару модарам саломат бошанд. Бисёр орзу мекардам, ки падарам ба ман имсол компьютер тӯхфа намоянд. ...»

Акнун биёed ,орзуҳои худро менависем. Аз ин қолаб истифода баред:

«Орзу дорам, ки .... . Ба ман дар Иди Наврӯз .... тӯхфа намоянд.»

### **V. Вазифаи хонагӣ**

Аз модар, падар ва ё бародару хоҳари худ орзуҳои наврӯзиашонро бипурсед ва онҳоро нависед. Аз қолаб истифода баред.

#### **2. Муҳокимаи умумӣ. Таҳлил кунед.**

Меъёрҳои зеринро ба эътибор гиред:

- а) пайдарпайии фаъолиятҳоро дар дарс номбар кунед;
- б) ҳамгироии фаъолиятҳоро муайян намоед;
- в) мақсади иҷрои ин фаъолиятҳо дар чист?

#### **3. Кори инфириодӣ. «Махзани асрор»-ро хонед ва хулосаҳои худро бо як чумла иброз намоед.**

##### ***Махзани асрор***

###### **Ҳамгироии доҳилифандӣ**

Дар синфҳои ибтидой фанни забони модарӣ ба тариқи ҳамгиро таълим дода мешавад. Фанни забони модарӣ «Хониш» ва «Забони модарӣ»-ро дар бар мегирад. Таълими якҷояи онҳоро ҳамгироии доҳилифандӣ мегӯянд. Аслан забони модарӣ як фан аст, ки ба он чаҳор рукни нутқ - шунидан, гуфтан, хондан ва навиштан (хат) шомил мебошанд. Зери мағҳуми ҳамгироии забони модарӣ дар зинаи аввал маҳз ҳамгироии ҳамин навъҳои нутқ дар назар дошта мешавад, ки дар асоси матн амалӣ мегардад.

(Зиёев М., Мирзоматов М., Бадалова М., «Роҳнамои муаллимони синфҳои ибтидой», Душанбе, 2008)

«Дар таълими ҳамгирои забони модарӣ аксарияти дарсҳо аз хониши матнҳо шурӯъ мешаванд. Матн дар ин дарсҳо чанд вазифаро анҷом медиҳад: хондан, сӯҳбат, нақли мазмуни матн, нақша тартиб додан, машқи омӯхтани қоидаҳои грамматикию имлой, лугатомузӣ, инкишифӣ нутқ ва гайра. Муаллим матнро хондаю хононда зимни он қоидаи зарурии грамматикию имлоиро ёд медиҳад, яъне ў аз берун мисол, ҷумлаҳои пароканда намекобаду ҳамин матнро баҳри забон истифода мебарад.»

(М.Лутфуллоев. «Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ», саҳ. 279)


**4. Аз китобҳои дарсии забони модарӣ мавзӯро интихоб намоед. Дар асоси ҳамгироии доҳилифандӣ масъалаҳо тартиб дихед (нигаред ба «Махзани асрор»).**

## 2. Ҳамгирии байнифаний

«Об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност.»

### 1. Масъала.

Обро манбаи ҳаёт мегӯянд. Бо шунидани калимаи «об» дар шумо кадом тасаввуроте пайдо мешавад? Ба андешаи шумо ин мағхумҳоро дар таълими кадом фанҳо истифода бурдан мумкин аст? Ин фанҳоро номбар карда, фикри худро асоснок намоед.



### 2. Ҳонед ва муҳокима кунед.

#### Тирукамон

Дирӯз баъди борон тирукамон баромад,  
Байроқи навбаҳорон партавфишон баромад.  
Аз қатраҳои борон дар офтоби тобон  
Рухсора тар намуда абрӯкамон баромад.  
Бо рангҳои дилкаш, бо чехраи мунаққаш  
Хусни замин дамида фавворрасон баромад.  
Аз кӯҳ то ба кӯҳе, аз дашт то ба даште  
Товуси хушхироми Ҳиндустон баромад.  
Мурғи қафасшикаста, аз банди зулм раста  
Чун рамзи дӯстии ҳалқи ҷаҳон баромад.  
Кардам гумон, ки аз дил савти ҳазор манзил  
Чун мавҷҳои соҳил дар як замон баромад.

М. Турсунзода

#### Махзани асрор

Меҳвари асосии шеърро баромадани тирукамон – ҳодисаи табиӣ ташкил медиҳад. Ин ҳодиса: «Аз қатраҳои борон дар офтоби тобон» (баромадани тирукамон мавзӯи омӯзиши фанни табиятшиносӣ) ба манзараи бе ин ҳам зебои табиат, як зебой, ба қавли шоир: «Хусни замин дамида», зам меқунад (зебой мавзӯи омӯзиши фанни эстетика-зебопарастӣ). Он тавассути воситаҳои забон: калимаю ибораҳои зебо (абрӯкамон, «чехраи мунаққаш», «товуси хушхироми Ҳиндустон» ва ғайраҳо) ба риштаи назм кашида шуда, ҳамчун инъикосгари муносибати шоир ба ин ҳодиса онро таъсирбахш мегардонад.

Тарбияи зебопарастӣ ва маънавӣ, ки аз таълими ин шеър бармеояд, аз ҳам ҷудонопазир буда, асоси ташаккул ва инкишофи ахлоқро ташкил медиҳад (одобу ахлоқ мавзӯи баҳси илми этика -ахлок). Донишҳои ахлоқӣ бошанд, ҳамчун талаботи рӯзмарраи инсон аз давраи қӯдакӣ бояд муттасил инкишоф ёбанд. Барои ин лозим аст, ки ҳонандагони хурдсоли мо ягонагӣ ва вобастагии худро бо муҳити атроф ҳис намоянд.

Бо гуфтаҳои боло имконоти ҳамгирии матн маҳдуд намегардад. Онро метавон бо фанҳои санъат ва меҳнат (тасвири тирукамон), суруд ва мусикӣ (шунавонидани оҳангӣ шеър, сурудани он) ҳамгири соҳт.

3. Биёед, намунаи масъалаҳои зерро, ки дар асоси шеъри дар машгулияти 2 таҳия шудаанд, бо ҳам амалан ичро намоем.

1. Шеърро хомӯшона хонда барои ифоданок хондан тайёрӣ бинед. Меъёрҳои хониши ифоданокро ба ёд оред.
2. *Хондед? Бисёр хуб! Биёед, акнун ифоданок меҳонем.*
3. Дар шеър сухан дар бораи чӣ меравад? Он дар қадом мисраъҳо ифода ёфтааст? Ин мисраъҳоро дар дафтар нависед.
4. Машқи 1-ро хонед ва мазмuni онро бо мисраъҳои сеюму чорум муқоиса намоед. Сабаби баромадани тирукамонро гӯед.

1

1. Шеърро хомӯшона хонда барои ифоданок хондан тайёрӣ бинед. Меъёрҳои хониши ифоданокро ба ёд оред.
2. *Хондед? Бисёр хуб! Биёед, акнун ифоданок меҳонем.*
3. Мисраъҳои 5-6 ва машқи 2-ро хонед ва нависед. Агар шумо рассом мебудед, тирукамонро чӣ тавр тасвир мекардед? Аз қадом рангҳо истифода мекардед?

2

1. Шеърро хомӯшона хонда барои ифоданок хондан тайёрӣ бинед. Меъёрҳои хониши ифоданокро ба ёд оред.
2. *Хондед? Бисёр хуб! Биёед, акнун ифоданок меҳонем.*
3. *Ҷумлаҳоро хонед ва нависед. Маъни калимаҳои ишпорашударо шарҳ дихед. Дар доманаи кӯҳ кабки **хушхиром** лона дошт.*  
Девору сутунҳои чойхона **мунаққаш** аст.  
Хурshed ба рӯйи гулу сабзаҳо **партавфишонӣ** мекард.
4. Бо ин калимаҳо интихобан ҷумла созед.

3

- 1.Шеърро хомӯшона хонда барои ифоданок хондан тайёрӣ бинед. Меъёрҳои хониши ифоданокро ба ёд оред.
2. *Хондед? Бисёр хуб! Биёед акнун ифоданок меҳонем.*
3. Мисраъҳои 7 -уму 8-ум ва машқи 3-ро хонед ва нависед. Шоир тирукамонро ба чӣ монанд кардааст?  
Дар бораи товус чӣ медонед? Дар бораи **Ҳиндустон** чӣ?

4

#### 4. Муҳокимаи умумӣ.

Таҳлил кунед.

- Меъёрҳои зеринро ба эътибор гиред:
- а) пайдарпайии фаъолиятҳоро дар дарс номбар кунед;
  - б) ҳамгироии фаъолиятҳоро муайян намоед;
  - в) мақсади ичрои ин фаъолиятҳо дар чист?

#### 5. Аз китобҳои дарсии забони модарӣ

мавзӯро интихоб намоед. Дар асоси

ҳамгироии байнифанӣ масъалаҳо тартиб дихед (нигаред ба «Маҳзани асрор»).

1. Шеърро хомӯшона хонда барои ифоданок хондан тайёрӣ бинед. Меъёрҳои хониши ифоданокро ба ёд оред.

2. *Хондед? Бисёр хуб! Биёед, акнун ин шеърро месароем.*

*Барои сурудан пеш аз ҳама ба мо чӣ лозим?*

- Чиро бояд ба эътибор гирем?
- Қадом калима ё ибора нофаҳмо аст?
- Тамдиҳи онро чӣ гуна бояд ичро кард?
- Ба хотир оред!

Талағфуз

Нафаскашӣ

5

Нишиаст

#### 6. Худбаҳодиҳӣ

Масъала/Савол	Ҳа	Не	Агар не бошад, чӣ бояд кард?
Оё ман мақсади асосии таълими ҳамгироиро фахмидам?			
Оё дар дарсҳои худ ҳамгироиро истифода мебарам?			
Ман моҳияту зарурати таълими ҳамгирои дохилифаниро чӣ тавр мефахмам? ...			
Барои такмили дониш, малака ва маҳорати худ оид ба ҳамгироии байнифанӣ аз воситаву сарчашмаҳои зер истифода бурда метавонам: ...			

Замима ба машгулияти 3

**Машқи 1. Матиро хонед ва бо мисраъҳои сеюму чоруми шеъри «Тирукамон» муқоиса кунед.**

Фаридуну Мехрафзо дар назди тиреза нишаста, боридани борони найсонро тамошо мекарданд. Талу теппаҳои гулзор гӯё зери борон истода оббозӣ мекарданд. Ногоҳ шамоли нимсарде вазид ва як қисми абрҳоро парешон кард. Як тарафи осмон соғ шуд ва офтоби дурахшон нурафшонӣ кард. Дар тарафи дигар борон мебориду меборид. Дар ҳамин айём Мехрафзо дар уфуқ, байни ду теппа тирукамонро дид. Вай ба ваҷд омада фарёд кард:

- «Тирукамон баромад. Тирукамон!»

Падар аз фарёди духтар ба ташвиш афтода назди онҳо омад. Ӯ фарзандонро машгули тамошои тирукамон дид ба онҳо ҳамроҳ шуд. Он тараф манзараи афсонавӣ намудор буд. Ба теппаю даштҳои гулпӯш, дараҳтони гарқӣ гул тирукамон зебоии хоса зам мекард. Фаридун аз падар пурсид: Чаро тирукамон мебарояд?

Падар ба осмони нимсоғу нимабр нишон дода гуфт:

- Нурҳои офтоб аз паси абрҳо ба сӯйи замин ҳаракат намуда, дар роҳ ба қатраҳои борон барҳӯрда, мешикананд ва ранг пайдо мешавад. Ҳафт ранги тирукамон.

**Машқи 2. Матиро хонед ва нависед. Расми тирукамонро тасвир кунед.**

Тирукамон монанди камон аст. Дар он рангҳои сурҳ, норинҷӣ, зард, сабз, кабуд, нофармон (нилобӣ), бунафш бо тартиб аз боло ба поён ҷой гирифтаанд.

**Машқи 3. Матиро хонед, нависед ва бо мисраъҳои ҳафтум ва ҳаштуми шеъри «Тирукамон» муқоиса кунед.**

Товус паррандаи зеботарини рӯйи замин аст. Парҳои рангорангӣ товус дили касро мафтун менамояд. Аз замонҳои қадим товусро барои зебу зиннати боғу бӯстонҳои подшоҳон истифода мекарданд. Макони зисти вай аслан Ҳиндустон аст. Хиромидани товус хеле зебо буда, ба шоирон илҳом мебахшад.

## 7. ХулоSabарорӣ

**Кори лоиҳавӣ. Таҳияи нақшай яксоатай дарси забони модарӣ дар асоси ҳамгироии дохилифаниӣ ва байнифаниӣ (интиҳобӣ)**

1. Мақсади таълимеро аз Стандарти таҳсилоти ибтидой (ё барнома) интиҳоб намоед.
2. Барои расидан ба ин мақсад нишондиҳандо таҳия намоед.
3. Барои ҳар як нишондиҳанда фаъолият тартиб дихед.
4. Пайдарпайии фаъолияти муаллиму хонандагонро дар нақша нишон дихед.
5. Воситаҳои арзёбии ҳар як нишондиҳандаро муайян кунед.
6. Онро ба тарзи нақшай яксоатай дарсӣ пешниҳод намоед.

## Инкишофи малакаҳои шунидан

1. Шумо малакаи шунидан (гӯш кардан) -и хонандагони худро такмил медиҳед? Зарурати такмили малакаҳои шуниданро шарҳ дихед.

2. **Кори дунафарӣ.** Бо намунаи вазифаҳое, ки барои инкишофи малакаҳои шунидан пешниҳод шудаанд, шинос шавед ва гӯёд, ки кадоме аз онҳо мақсаднок аст? Фикри худро бо далелҳои «Махзани асрор» асоснок намоед.

Аломатҳои «+» - мувоғиқ ва «-» -номувоғиқ гузоред.

1.	Ман бо овози баланд меҳонам, шумо ҳомӯшона хат баред, яъне бихонед.	
2.	Гӯш кунед ва калимаҳоеро, ки ў (ӣ) доранд, нависед.	
3.	Гӯш кунед ва гӯёд, ки чаро пирамард аз рафтори наберааш хурсанд шуд.	
4.	Ман меҳонам, шумо ҳомӯшона гӯш кунед.	
5.	Бодикӯат гӯш кунед ва барои ба саволҳо ҷавоб додан тайёр шавед.	
6.	Гӯш кунед ва гӯёд, ки чӣ тавр рӯбоҳ аз ҷанголи сагҳо ҳалос шуд?	
7.	Матне, ки ҳоло шумо гӯш мекунед, дар бораи сабабҳои ҷеф задани хурӯс нақл мекунад. Бодикӯат гӯш кунед ва гӯёд, ки чаро хурӯс ҷеф мезанад?	

### Махзани асрор

Инкишофи қобилияти шунидан (гӯш кардан) бо мақсади

➤ инкишофи малакаҳои дуруст талафуз кардан ва навиштан:

- фарқ ва дуруст талафуз кардану навиштани овозу ҳарфҳо, аз ҷумла, овоз ва ҳарфҳои **и** ва **Ӯ**, **ӯ** ва **Ӯ**, **Ӯ** ва **Ӯ** йотбарсарҳо;
- дуруст навиштани калимаҳое, ки навишташон аз талафузашон фарқ дорад (Душанбе/душамбе, тӯб/тӯп);  
➤ малакаҳои гуфтор ва фикронӣ:
  - муайян кардани жанри матни хондашуда: чӣ ҳонда шуд? (шеър, чистон, афсона, ҳикоя);
  - бозгӯйии нақли муаллим ва дигарон;
  - дарки фикри асосӣ;
  - сарфаҳм рафтани ба моҳияти саволи шунида;
- дар маҷмӯъ инкишоф додани малакаҳои муюшират:
  - гӯш карда тавонистани фикри дигарон,
  - маҳорати суханварӣ доштан,
  - таҳаммулпазирӣ, танқидро қабул карда тавонистан,
  - ақидаи шаҳсии худро ҳимоя намудан,
  - эҳтироми фикри дигарон.

### 3. Кор дар гурӯҳҳо.

Бо ҳайати гурӯҳ машварат намуда, яке аз талаботи барномаро интихоб кунед ва дар асоси намунаи зер барои инкишофи малакаҳои шунидан фаъолият таҳия созед.

Намунаи татбиқи як талаботи Стандарт (барнома) доир ба инкишофи малакаҳои нутқ: *бозгӯйии нақли муаллим, ҳамсинфон ва дигар ҷизҳои шунидаашро дар ҳолате бозгӯйӣ карда метавонад, ки фаъолиятҳои зеринро иҷро қунад;*

*Хонанда гуфтаҳои муаллим, ҳамсинфон ва дигар ҷизҳои шунидаашро дар ҳолате бозгӯйӣ карда метавонад, ки фаъолиятҳои зеринро иҷро қунад:*


	Фаъолиятҳои тавсияшаванда
1.	Пеш аз шунидани баён (нақл) – муаллим, ҳамсинфон бо луғати нав шинос шавад..
2.	Бодикӯат гӯш кардан

3.	Дар хотир гирифтани мазмуни матн
4.	Бозгүйии нақл бо риояи меъёрҳои забони адабӣ

4. Намунаи фаъолият барои инкишофи малакаҳои шунидан, дар асоси матни «Зоги тақлидкор» (М. Лутфуллоев, Ф. Шарифов, И. Абдуллоев Забони модарӣ – 4 Душанбе - 2004, саҳ.106)

Ба расм бодиқат нигоҳ кунед. Дар бораи ин ду парранда чӣ медонед? Онҳоро муқоиса намуда, дар диаграммаи Венн ҷой дихед (нигаред ба замимаи «Усулҳо»).

*Кор аз рӯйи расми кабк ва зог(вазифаи пеш аз шунидан).*



Матнро гӯш кунед (муаллим меҳонад).

Овардаанд, ки рӯзе зоге дар парвоз буд. Кабкero дид, ки дар рӯйи замин меҳиромид ва ба он рафтори дилнишину хушхироми ба худ хос дили бинандаро сайд мекард.

Зогро хиромидани кабк хуш омад ва орзуи рафтори ў дар замери дилаш ҷой гирифт. Пас ба хидмати кабк камар баста, тарки хобу хӯрд карда, дар пайи он такопӯй пайваста аз паси кабк медавид ва тамошои ҷилваҳои ў мекард.

Эй кабки дарӣ, ҷилвакунон мегузарӣ,

Лангон – лангон ман аз ақиб меоям.

Рӯзе кабк гуфт:

- Эй тирадорҳсор ва сиёҳтар аз дег мебинамат, ки ҳамвора гирди ман мегардӣ, мақсади ту чист?

Зоф гуфт:

- Эй хандонрӯйи зеботар аз ҳама парандагон!

Бидон, ки рафтори ту дар сар афтода ,муддатест, ки аз паси ту мегардам, ки он рафторро омӯзам ва пеши ҳамсафони худ фахр кунам.

Кабк қаҳ – қаҳа зад ва гуфт:

*(Вазифа дар ҷараёни шунидан) Ба саволҳо ҷавоб ғёед:*

*Ба фикри шумо кабк ба зог чӣ гуфт?*

*Агар шумо мебудед чӣ мегуфтед?*

*(Шифоҳӣ ҷавод дихед. Ҷавобатонро нависед)*

- Ҳайҳот – ҳайҳот, ту кучову мо кучоем? Роҳи ман бар вазъи дигар асту ва равиши ту бар вазъи дигар.

Аз ин хаёл бигзар ва ин андешаро аз даст бидор. Зоф ҷавоб дод:

- Ман ки ба коре азм кардам, ба афсуну фасона тарк нахоҳам кард.  
Бечора зог муддате аз пайи кабк бидавид, вай рафтори ў наомӯхта, рафтори худ низ фаромӯш кард.

(Ҳусайн Вонзи Кошифӣ)

**(Вазифа пас аз шунидан) Ба саволҳо ҷавоб ғӯед:**

Чаро зог рафтори кабкро наомӯхт?

Ба рафтору гуфтори кабк ва зог баҳо дихед.

Агар ба ҷойи кабк мебудед чӣ кор мекрадед?

Агар ба ҷойи зог мебудед чӣ кор мекрадед?

(Шифоҳӣ ҷавод дихед. Ҷавобатонро нависед)

**5. Кор дар гурӯҳҳо.** Матни «Каду, каду»-ро хонед. Бо ҳайати гурӯҳ машварат намуда, мувофиқи намунаи дар боло оварда барои инкишофи малакаҳои шунидан дар се зина:

- пеш аз шунидан,
- дар ҷараёни шунидан
- пас аз шунидан бо риояи принсипи ҳамгирии фаъолиятҳо масъала тартиб дихед.

Ҳангоми хониши матн (барои шунавондани хонандагон) аз меъёрҳои «*Махзани асрор*» истифода баред.

### ***Махзани асрор***

Дар инкишофи малакаҳои шунидани хонандагон тарзи баёни муаллим нақши муҳим дорад

Фикру андешаи муаллим дар қолаби калима, ибора ва ҷумлаҳои дилнишин ифода мейбад. Ҳадафи асосии он ба дили шунаванда рах ёфтани аст. Баёни муаллим бояд тавре сурат гирад, ки шунавандагонро тасхир созад, дар дили онҳо ҳиссиёти шодию ҳурсандӣ, ғаму андӯҳро барангезад. Ин амал ба воситаи чашму гӯш, ҳаракати бадан, имову ишора ва ғайраҳо сурат мегирад, ки онро воситаҳои гайринутқӣ (ишоратӣ) меноманд.

Воситаҳои гайризабонӣ:

➤ Паралингвистӣ:

*оҳанги гуфтор;*  
*ист;*  
*нафас;*  
*тарзи баён (диксия);*  
*суръат (темп);*

➤ Экстраглинигвистӣ:

*ханда,*  
*гиря;*  
*садоҳои гуногун;*

➤ Кинестикий: қиёфасозӣ;

*имову ишора;*  
*тарзи нигоҳ;*

➤ Проксемикий:

*тарзи ист;*  
*ҳаракати бадан;*  
*риояи масофа.*

Чараёни муюшират бе воситаҳои гайринутқӣ нотамон мемонад.

Нақши ин воситаҳо аз чӣ иборат аст?

- *ин ё он маълумотро маҳсусан хотирнишон мекунанд;*
- *барои пешакӣ фаҳмиданни нутқи гӯянда қўмак мекунанд;*
- *истҳоро дар гуфтор пурра мекунанд ё шарҳ медиҳанд;*
- *робитай байни ҳамсӯҳбатонро нигоҳ медоранд ва ё ба ҷойи калимаю ибораҳои ҷудогона истифода мешаванд;*
- *бо дермонӣ мазмуни гуфтторро тақрор мекунанд;*
- *барои таъсирбахӣ шудани нутқ хизмат мерасонанд.*

Муаллим аз воситаҳои гайризабонӣ фоида бурда метавонад:

- *ба ҳолати рӯҳии хонандагон таъсири мусбати бештар расонад;*
- *дикқати хонандагонро ҷалб намояд.*

### **Инкишофи малакаҳои гуфтани (гуфтор)**

**1. Масъала.** Хонандай синфи якум вақте ба мактаб меояд, аллакай гуфтугӯ карда метавонад. Ин амалро вай дар хонавода, ҳангоми бозӣ бо ҳамсолон ва қалонсолон ичро менамояд. Оё дар онҳо инкишоф додани малакаҳои гуфтани лозим аст? Аввал дар танҳоӣ, сипас бо шарики худ маслиҳат намуда, фикри худро гӯед.

**2. «Махзани асрор»-ро хонед ва ба савол ҷавоб гӯед. Инкишофи малакаҳои гуфтани барои чӣ даркор аст?**

***Махзани асфор  
Малакаҳои гуфтор бо мақсади***

- риояи меъёри забони адабӣ;
- интихоби калимаҳо ва дар чойи худ истифода намудани онҳо;
- хусни баён;
- ақидаи шаҳсии худро ҳимоя намудан;
- истифода бурдани зарбулмасал, унсурҳои тасвир, муҳокима ва ибораҳои зебо;
- аз қатъият дар гуфтор даст кашидан;
- барои исботи фикри худ далел овардан;
- таҳлил, таркиб, муҳтасар ва хулоса кардан **инкишоф дода мешаванд**.

Малакаҳои гуфторро тавассути маҳорати саволдихӣ (савол бояд хонандаро барои ҷавоб гуфтан ҳавасманд намояд), кор аз рӯйи расм ва бозиҳои гуногун инкишоф додан мумкин аст.

**4. Бо ҳайати гурӯҳ машварат намуда, яке аз талаботи барномаро интихоб кунед ва дар асоси намунаи зер барои инкишофи малакаҳои гуфтан фаъолият таҳия созед.**


Намунаи татбиқи як талаботи Стандарт (барнома) доир ба инкишофи малакаҳои гуфтан **тартиб додани нақли шифоҳӣ аз рӯйи расм**

*Хонанда аз рӯйи расм дар ҳолате нақл тартиб дода метавонад, ки фаъолиятҳои зерро иҷро қунад:*

<b>Фаъолиятҳои тавсияшаванда</b>	
1.	Мушоҳидаи расм
2.	Номбар кардани ашёи дар расм тасвириёфта
3.	Муайян кардани алоқамандии байни ашёи дар расм тасвириёфта
4.	Тартиб додани нақл мураттаб
5.	Риоя намудани меъёрҳои забони адабӣ

**5. Фаъолияти «Мавзеи тафсон» (маҳорати саволдихӣ, нигаред ба замимаи шарҳи усулҳо)**

Матни «Замима» - ро хонед. Меъёрҳои боби «Арзёбии ташаккулдиҳанда» ва саволҳои дар замима овардаро истифода карда, доир ба мазмуни матн саволҳо тартиб дихед. Симоеро аз матн интихоб намоед. Ба ӯ савол дихед.



*Намунаи саволҳое, ки хонандагонро ба ҷавоб гӯфтан ҳавасманд мегардонанд.*

1. Бо симои матн дӯст будан меҳоҳӣ? Ҳа! Барои чӣ? Не! Чаро?
2. Агар ту ба ҷойи он симо мебудӣ, чӣ мегуфтӣ?
3. Оё дуруст рафтор кард?
4. Ӯро чӣ маҷбур намуд, ки чунин рафтор кунад?
5. Кадом хислатҳои ў ба ту маъқул шуданд (нашуданд)? Чаро?
6. Муносабати вай бо дигарон хуб аст?
7. Чӣ маслиҳат медодӣ?
8. Мехостӣ, ки яке аз симоҳои матн бошиӣ?
9. Агар симоҳои матн дар синфи шумо мебуданд, дар ҳаёти синфи шумо ягон дигаргунӣ мешуд?
10. Ҳангоми хондан кадом хиссиёт туро фаро гирифт?
11. Кадом ибораҳо бештар ба ту маъқул шуданд?


## **6. Муҳокима.**

- Ба фикри шумо ин фаъолиятро дар кадом лаҳзаи дарс истифода кардан мумкин аст?
- Ин фаъолиятҳоро боз дар кадом дарсҳо истифода карда метавонем?
- Аз ин фаъолият хонандагон кадом малакаю маҳоратҳои худро инкишоф медиҳанд?


## **7. Кор дар гурӯҳҳо.** Кор аз рӯйи расм.

Гурӯҳи 1. Ба расмҳо бодиққат нигоҳ кунед. Мазмуни расмҳоро муҳокима намоед. Онҳоро ба тартиби муайян гузоред (дар дохили давраҳо рақам гузоред).

Аз рӯйи мазмуни он ҳикоя тартиб дихед.



Гурӯҳи 2. Расмро бодиққат аз назар гузаронед. Аз рӯйи он ҳикоя тартиб дихед. Ҳикояро нақл кунед.



Гурӯҳи 3. Расмро бодиққат аз назар гузаронед. Аз рӯйи он афсона тартиб дихед ва дар он ҳолати эмотсионалии симоҳои расмро нишон дихед. Онро баён кунед.



Гурӯҳи 4. Расмро бодиққат аз назар гузаронед. Аз рӯйи он ҳикоя тартиб дихед. Ҳикояро аз номи шахси гоиб (шахси сеюми танҳо) баён кунед.



**Кори лоихавӣ. Таҳияи нақшай яксоатай дарси забони модарӣ дар асоси инкишофи малакаҳои гуфтан ва шунидан (интихобӣ)**

1. Мақсади таълимиеро аз Стандарт ё барнома интихоб намоед.
2. Нишондиҳандаҳои расидан ба ин мақсадро таҳия намоед.
3. Барои ҳар як нишондиҳанда фаъолият тартиб дихед.
4. Пайдарпайии фаъолияти муаллиму хонандагонро дар нақша нишон дихед.
5. Воситаҳои арзёбии ҳар як нишондиҳандаро муайян кунед.
6. Онро ба тарзи нақшай яксоатай дарсӣ пешниҳод намоед.

### III. Инкишофи малакаҳои хондан

#### 1. Ба саволи зер ҷавоб дихед:



#### 2. Кори дунафарӣ.

Фаъолиятҳои дар зер овардаро хонед ва муайян кунед, ки ба қадом мақсад сурат мегиранд?

Қадом фаъолиятҳои дигарро бо мақсади инкишофи малакаҳои хондан истифода мебаред?

№ фаъолият	мақсад
1	
2	

*Фаъолиятҳо дӯир ба хондан*

<p><b>1</b></p> <p>Муаллим пешакӣ дар лавҳи синф доир ба матн якчанд савол менависад. Аз хонандагон хоҳии менамояд, ки аввал ҳар як саволро бо дикӯрат хонанд. Баъд матни китобро хомӯшиона хонда ба саволҳо ҷавоб ёбанд. Ҷавобҳои худро бо далелҳо исбот намоянд.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Омӯзгор сатрҳои шеърро бурида ба гурӯҳҳо тақсим менамояд ва вазифа мегузорад, ки сатрҳои шеърро бо тартиби муайян гузоранд ва ифоданок хонанд.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Аз хонандагон талааб карда мешавад, ки ҳар як сарҳати матнро бо овози баланд хонанд.</p>						
<p><b>5</b></p> <p>Омӯзгор пешакӣ доир ба дарс ҳарфҳои бурида тайёр мекунад. Ҳарфҳоро дар пеши хонандагон гузошта аз онҳо талааб менамояд, ки аз ҳамин ҳарфҳо қалимаҳо тартиб диханд. Баъд қалимаҳои тартибдодаашонро хонанд.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Бо шарикатон маслиҳат намуда, нақиҳоро байни ҳам тақсим кунед ва аз рӯйи нақиҳ хонед.</p>							
<p><b>7</b></p> <p>Порчаи матнро дар лавҳи синф нависед. Онро як бор тез хонед. Аломатҳои китобатро ба назар нағиред. Аз хонандагон турсед, ки оё ин тарзи хониш дуруст буд ё не? Агар ҳа, исбот қунанд ҷаро? Агар не исбот қунанд ,ки ҷаро ин хел фикр доранд?</p>	<p><b>9</b></p> <p>Омӯзгор матнро ба қисмҳо ҷудо намуда хоҳии менамояд, ки қисмҳои парешони матнро хонда ҷобаҷо гузоранд ва мазмунашро нақл қунанд</p>	<p><b>6</b></p> <p>Муаллим пешакӣ дар лавҳи синф ҷадвалро қашида, номи мазӯро бо хонандагон муайян менамояд ва супории медиҳад, ки аввал сутуни якум (медонам)-ро пур қунанд, яне чиро доир ба ин мавзӯ медонанд. Дар сутуни дуюм боз чиро доир ба ин мавзӯ донистан меҳоҳанд, нависанд. Сутуни сеюмро баъди хондани мавзӯ пур мекунанд</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Медонам</td> <td style="padding: 5px;">Мехоҳам донам</td> <td style="padding: 5px;">Донистам</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	Медонам	Мехоҳам донам	Донистам			
Медонам	Мехоҳам донам	Донистам						
<p><b>11</b></p> <p><u>Лаҳзаи дамгирӣ. Иҷрои машқҳое, ки дастгоҳи нутқ ва нафасро инқишиф медиҳанд.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Машқи нафас: «пӯфакро дам кун», «чойро хунук кун», «гули қоқуро пӯф кун», «шамъро хомӯш кун».</li> <li>2. Машқи овозӣ: хондани тезгӯякҳо, шеърҳо, (тез, оҳиста, паст, баланд, хомӯшиона ва ба тадриҷ баланд ва баръакс).</li> </ol>	<p><b>8</b></p> <p>Омӯзгор якчанд қалимаи душворфаҳмро дар лавҳи синф навишта аз хонандагон талааб мекунад, ки бо навбат қалимаҳоро бо овози баланд хонанд.</p>	<p><b>1</b></p> <p>Бо фармони «сар кардем» ба хондан шурӯй кун.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лабонатро маҳкам зер кун.</li> <li>2. Танҳо бо ҷашмонат ҳон.</li> <li>3. Бихон ва қалимаҳои нофаҳморо ҳат каши ё навис.</li> <li>4. Ба саволҳои зерини матн ҷавоб гӯй.</li> <li>5. Ҷавоби худро бо шарикат муҳокима намо.</li> </ol>						

## Махзани асрор

Мақсадҳои хондан

### Хондан барои аз назар гузаронидан.

Мақсади ин навъи хонии-тахминан шинос шудан бо матн ё китоб.

Чойҳои асосии хонии барои аз назаргузаронӣ: сарлавҳа мундариҷа, пешгуфтор, хулоса, номи адабиёт.

### 1. Хондан барои шиносӣ.

Мақсади ин навъи хонии-шиносии умумӣ бо мазмуни матн, муайян намудани мавзӯй ва жсанр.

### 2. Хондан барои ҷустуҷӯ ва дарёғти ахбори нав.

Мақсади ин навъи хонии дарёғт намудани

- қалимаҳои даркорӣ;
- ҷудо кардани имло ва воҳидҳои грамматикӣ;
- ҷудо кардани қалимаҳо аз рӯйи савол ё саволгузории қалимаҳо

### 3. Хондан барои дарк ё қашфи маъни матн.

Мақсади ин навъи хонии – пурра ва амиқ фаҳмидани ахбори дар матн ҷо додашуда, ҷудо кардани фикри асосии матн (гоя);

- муайян кардани қалимаҳои нофаҳмо, муайян намудани мавқеи муллиф ва муносабати худ ба мазмуни матн, баҳо додан ба рафткор, гуфтори симоҳои матн, муқоиса ва таҳлили он;
- нақл кардани мазмун;

**2. Кор дар гурӯҳҳо.** Бо ҳайати гурӯҳ машварат намуда, яке аз талаботи барномаро интихоб кунед ва дар асоси намунаи боло барои инкишофи малакаҳои хондан фаъолият таҳия созед.

Намунаи татбиқи як талаботи Стандарт ё барнома: инкишофи малакаҳои хондан: **сарлавҳагузорӣ кардани матнҳо**

Хонанда ба матни хондааш дар ҳолате сарлавҳагузорӣ карда метавонад, ки фаъолиятҳои зеринро иҷро кунад:

Фаъолиятҳои тавсияшаванда	
1.	Хониши хомӯшона
2.	Муайян кардани мазмуни матн
3.	Муайян кардани фикри асосии матн
4.	Аз фикри асосӣ ҷудо кардани қалимаи мухим
5.	Сарлавҳа гузоштан ба матн

**4. Кор дар гурӯҳҳо. Мазмуни расмҳои зерро муайян кунед ва ба саволҳо ҷавоб гӯед:**

a. дар вақти хондан қадом душвориҳо мушоҳида мешаванд?

b. барои бартараф намудани ин камбудихо қадом фаъолиятҳоро анҷом медиҳед?

ооолллууу  
нноооннн,  
лллоо – лллааа  
шишоо – ииннааа

о –лэ – у  
нэ – о – нэ  
лэ – о – лэ – а  
шэ – о – нэ – а



### *Махзани асрор*

Шарти асосии дуруст хондану навиштан таҳлилии овозиу ҳарфист.  
Таҳлили овозӣ – ҳарфӣ чист ва он чӣ тавр мешавад?

Барои таҳлили овозӣ – ҳарфӣ калимаҳоро аз нутки мураттаб чудо намудан зарур аст. Чунин калимаҳоро зарур меномем, ки дар аввал, мобайн ё охири онҳо овози нав вучуд дорад. Таҳлили овозӣ мад кашида талафғуз кардани овозҳои алоҳидай калима аст. Ҳарфҳоро не, овозҳоро талафғуз мекунем. Масалан: ооолллууу, ллооолллааа, шишиооонннааа.

Танҳо баъди таҳлили буррою баланд талафғуз кардани овозҳою дуруст шинохтани ҳарф ба хониш сар мекунем.

Дар хотир дошта бошёд!

Воҳид ё ҷенаки хурдтарини хониш ҳичо аст, он гоҳ калима.

### **5. Кор дар гурӯҳҳо.**

а) пирамидаи «Хониш»-ро аз назар гузаронед. Тартиби ҷойгиршавии онҳоро муҳокима кунед.



б) матни «*Махзани асрор*»-ро хонед ва нақшай зерро пурра намоед.

«Рӯзномаи дубахша»

Иқтибос	Шарҳи иқтибос
---------	---------------

	(Чӣ? Кай? Дар кӯҷо? Барои чӣ? Чӣ тавр?)
«Хониши дуруст»	.....
«Хониши равон»	.....
«Хониши шуурона»	.....
«Хониши ифоданок»	.....

## ***Махзани асрор***

### **Хониши дуруст**

Чаро ин сифати хониши дар ҷойи аввал гузашта шудааст? Ибтидои ҳамаи фаъолиятҳои шогирдон аз хондан шурӯъ мешавад ва ҳадафи асосӣ ин аст, ки хониши аз ҳар ҷиҳат дуруст бошад. Зинаҳои хониши дуруст:

- машқҳои тақлиди овоз;
- таҳлили овозӣ;
- талафғузи дурусти овозҳо;
- хониши равони ҳичоӣ;
- хониши равони калима.

Агар талафғузи овозҳо ва хондани онҳо дар калимаҳо дуруст ва пай дар пай ба роҳ монда шавад, хонандагон дуруст хонданро ёд мегиранд. Барои ба ин мақсад ноил шудан фаъолиятҳои гуногун, аз ҷумла бозихоро истифода бурдан лозим аст. (Нигаред ба замима).

### **Хониши равон**

Баъди равнақ додани хониши дуруст бояд қӯшиш намуд, ки шогирдон матнро равон бихонанд, зеро хониши равон барои фаҳмидани маъно нақши асосиро мебозад. Барои инкишоф додани хониши равон дар баробари пайваста хондан шарҳи калимаҳои душвор пеш аз хондан хеле муҳим аст. Ҷунин тарзи кор имкон медиҳад, ки хонандагон бо ин калима ҷанд маротиба воҳӯрда шинос шаванд. Ӯсули дигар хониши хомӯшона мебошад. Хониши хомӯшона як камбуҷӣ дорад: дурустии онро муаллим назорат карда наметавонад. Аз ин рӯ пеш аз хондани хомӯшона муаллим ягон вазифа ё савол мегузорад ва хонандагон ҳангоми хондан ба ин савол ҷавоб мечӯянд.

### **Хониши шуурона**

Мақсади асосии хониши дуруст ва равон дар он аст, ки хониши шууронаи талабагонро таъмин намояд. Хониши шуурона ҳонишест, ки талабагон маънои ҷизи хондаашонро бифаҳманд. Хониши шуурона вақте муюссар мегардад, ки:

- ⇒ маъни ҳар як луғати матн;
- ⇒ алоқа ва муносибати калимаҳо дар ҷумла;
- ⇒ муносибати фикр дар матнҳои комил фаҳмида дарк карда шавад.

### **Хониши ифоданок**

Ин сифатро дар хониши муҳимтарин сифат мешуморанд. Хониши ифоданок ҳамчун яке аз санъатҳои қаломи бадеъ ба ҷанд омили дигар вобастааст. Масалан, ба адабиётшиносӣ (назм, наср, вазн, маҷоз, ташбех, муболига...), забоншиносӣ (фосила, таваққуф, аломатҳои китобат, оҳанг, зада, таъбир...) психология (задаи маъниӣ, задаи мантиқӣ, ҳолату вазъияти иштироккунандагони асар). Муҳимтарин ҷузъи таркибии хониши ифоданок риояи оҳангӣ хониши мебошад.

✓ Тобиши оҳангӣ доштани хониши:

- оҳангӣ хониши, ки аз мазмуни матн бармеояд
- оҳангӣ хониши, ки аз аломатҳои китобат бармеояд

✓ Мувоғиқати суръати хониши ва ҳолати ҳассоси мазмуни матн (нигаред ба замима).

## **6. Намунаи як фаъолияти инкишофи малакаҳои хондан**

*1. Матиро хонед ва гӯёд, ки чаро Бобои Ҳаким аз синфхона шоду хурсанд баромад?*

Бобои Ҳаким як мӯйсафеди солхӯрдаи нуронӣ аст. Ӯ аз нисф зиёди умрашро ба касби пуршарафи муаллимӣ сарф кардааст. Шогирдони вай дар соҳаҳои гуногун фаъолият менамоянд. Ҳамеша аз аҳволи ў хабар гирифта меистанд. Вай бо шогирдони худ фарҳ мекунад. Бобои Ҳаким дар як ҷо ором намешинаид. Ҳарчанд ба нафақа баромада бошад ҳам, зуд – зуд ба мактаб меравад. Аз ҳолу аҳволи шогирдонаш, ки имрӯз дар мактаб дарс мегӯянд, хабар мегирад. Имрӯз ҳам вай аз рӯйи одат ба мактаб равон шуд. Дари синфхонаэро, ки охирин маротиба дарс гуфта буд, кушод. Муҳайё Шарифӣ, муаллимаи синфи 4, ки омадани устоди худро интизор набуд, аз ҷой барҳосту давида ба пешвазаш баромад. Ӯ аз омадани устоди худ шод шуд.

-Биёд, устод. Ман бисёр хурсандам, ки ба ҳабаргири мо меоед.

Вай муаллимро ба ҷои худ нишонд.

-Имрӯз бахшида ба иди бонувон хонандагони мо шеърҳо тайёр кардаанд. Хуб мешуд, ки якҷоя онҳоро мешунидем, - гуфт муаллима.

Бобои Ҳаким ба ин таклиф розӣ шуд. Писарону дуҳтарон як-як ба назди лавҳи синф баромада, дар васфи забони модарӣ, Ватан, модар, шеърҳо мегуфтанд. Шеърҳои онҳо пур аз меҳру садоқат, пур аз ифтихори миллӣ буданд. Вақти ба шеърҳонии онҳо гӯш додан пирамардро ҳиссиёти гуворо фаро гирифт. Ӯ аз забондонию шеърҳонии хонандагон лаззат мебурд. Фаҳр мекард, ки насли оянда ба забону миллати худ бепарво нест. Дарс тамом шуд. Бобои Ҳаким ҳам ба Муҳайё Шарифӣ ва ҳам ба шогирдони ў ташаккур гуфта, ҳайрухуш намуд. Аз синфхона берун омада, хушҳолона ба сӯйи хона равон шуд.

1. Сабаби хурсанд шудани Бобои Ҳаким дар ҷист?
2. Агар ҷунин воқеа бо шумо рух дода бошад, онро баён қунед.
3. Ҷумлаҳои 1-уму 5 –умро нависед. Гӯёд, ки қалимаҳои ў, вай ба ҷои қадом исм истифода шудаанд?
4. Бо ҷонишиҳои ман, ту, вай, ў, мо, шумо, онҳо ҷумла тартиб дихед.
5. Дар васфи забони модарӣ, Ватан, модар шеърҳоро ба ёд оред ва ифоданок хонед.
6. Гӯёд, ки ҳангоми аз дигарон шунидани шеър қадом ҳиссиёт шуморо фаро гирифт.

*Ба фикри шумо минбаъд бо мӯйсафед ҷӣ ҳодиса рух медиҳад? Фикри худро бо 1 -2 ҷумла нависед.*

Дар саҳни мактаб ба воқеае рӯ ба рӯ шуд, ки ба якборагӣ хотирашро ошуфта кард. Ҳамон бачаҳое, ки ҷанд лаҳза пеш бо шеърҳонию забондонии худ муйсафедро ба ҳайрат оварда буданд, бо тамоми овоз яқдигарро дашном дода, нисбат ба модари ҳамдигар суханҳои қабех мегуфтанд. Бобо ба онҳо нигарист. Ҷашмони муйсафедро торикие фаро гирифт. Дар гӯшҳояш ҳамоно дашному суханҳои қабеҳи бачагон садо медод. Баъди ҷанде ба худ омад. Як писари ҷингиламӯйро аз байни онҳо ба назди худ даъват кард. Вай бо дили ноҳоҳам ба назди бобо омад.

1. *Ба фикри шумо Бобои Ҳаким он писарро сарзаниши мекунад ё не? Бо ду ҷумла ҷавоб нависед.*

–Писарам, биё, як лаҳза бо ман нишин, ба ту ғап дорам, - гуфт мӯйсафед. Писарак розӣ набуд, ки бо ин мӯйсафед нишинаид, аммо устоди муаллима будани ўро ба ёд оварду ноилоҷ нишастан.

-Ту ҷӣ ном дорӣ? –пурсид Бобои Ҳаким.

-Номи ман -Шараф.

-Гӯш қун, писарам, агар мабодо касе туро дашном дихад, худро ҷӣ гуна ҳис мекунӣ?

Шараф ки мунтазири гӯшмол ё дашноми муйсафед буд, аз ин тавр ранг гирифтани сӯҳбат дар хичолат монд. Мӯйсафед суханашро бори дигар тақрор кард.

2. *Агар шуморо дашном диханд, ҷӣ кор мекунед? Бо ду ҷумла ҷавоб нависед.*

Шараф ба ғап даромад.

-Агар маро ягон кас дашном дихад, медонед, чӣ кор мекунам? Ба падару бародарам шикоят мекунам, то ҷазои ӯро диханд.

- Ана, дидӣ, писарам, ба ту маъқул нест, ки дашном шунавӣ. Пас ҷаро дигаронро дашном медиҳӣ?

3. *Шумо ба ин савол чӣ ҷавоб медодед? Бо ду ҷумла ҷавоб нависед.*

Шараф дар як ҳолати ногувор монд. Ӯ чӣ гуфтанашро намедонист. Аз шарм суп – сурх шуда буд. Бо як азоб ба сухан даромад:

-Бобо, бубахшед. Ман хатои худро фаҳмидам. Бовар қунед, дигар ҳеч гоҳ ҳеч қасро дашном намедиҳам.

Бобои Ҳаким ба ӯ гуфт:

-Офарин! Ман ба ту бовар мекунам. Рав, писарам, дарс ҳон. Фаромӯш накун, ки бузургон фармудаанд:

Ҳар бад, ки ба ҳуд намеписандӣ,  
Бар ман макун, эй бародари ман.  
Гар модари хеш дӯст дорӣ,  
Дашном мадеҳ ба модари ман

(Саъдии Шерозӣ).

4. *Ба фикри шумо ,Шараф аз даиному суханҳои қабех даст мекашад?*

5. *Шумо мебудед, чӣ кор мекардед?*

6. *Оё дар миёни шумо ҳам ҷунин бачагон ҳастанд?*

7. *Биёд, ба онҳо маслиҳат медиҳем.*

8. *Ба шарикатон маслиҳат намуда, қисмҳои 3 – 5-ро аз рӯйи нақши ҳонед.*

### *Махзани асрор Зинаҳои кор бо матн*

#### **Зинаи аввал (то ҳондан)**

✓ *Мазмуни фаъолият дар зинаи аввал:*

таҳлили сарлавҳа, номи муаллиф, соҳтори матн, аз назар гузаронидани ороиши он;

2) пешгӯйӣ қадани мазмуни матн (ба фикри шумо ,дар матн сухан дар бораи чӣ меравад?);

3) муайян намудани мақсад ва стратегияи ҳониши.

Усулҳои самараноки кор бо матн, ки дар ин зина истифода мешаванд: ангезиши зеҳн, гузориши проблема, «Дарахти пешгӯйиҳо» занчири калимаҳои асосӣ, машқҳои озоди навиштан.

#### **Зинаи дуюм- ҳондан барои дарёфт ё қашфи маъни**

✓ *Мазмуни фаъолият дар зинаи дуюм:*

усулҳои «Хониши ботаваққуф», нишонагузории матн «ИНСЕРТ», «Рӯзномаи дубахша / себахша», нақшай саволҳо (фактологӣ ва эҷодӣ) ва гайра.



#### **Зинаи сеюм (баъди ҳондан).**

✓ *Мазмуни фаъолият дар зинаи сеюм:*

- синквейн, кластер,
- эссе,
- саволҳо аз рӯйи таксономияи Блум

### III. Инкишофи малакаҳои навиштан

**1. Масъала:** мақсади таълим додани хатро дар дафтар қайд намоед. Дунафарӣ фикрҳоятонро муҳокима намуда, як ақида пешниҳод кунед.



**2. Масъала.** Порчаи зерро хонед ва сабаби бадхат будани муаллифро муайян кунед.

«Ман машқи хатро тамом кардам...

Лекин ман чунон бад менавиштам, ки хати маро ба ғайр аз худам ҳеч кас хонда наметавонист.

Ҳатто баъзе калимаҳои худ навиштаамро байд аз чанд рӯз худам ҳам хонда наметавонистам.

Ҳарчанд бо гузаштани вақтҳои бисёр дар натиҷаи бисёр навиштан хатам як андоза дуруст шуда бошад ҳам, то ҳол ман бадхати гузаро ҳастам...»

(Садриддин Айнӣ. Ёддоштҳо. - Душанбе 198... саҳ. )

### 3. Кор дар гурӯҳҳо

а) Душвориҳои кӯдаконро дар вақти навиштан номбар кунед ва роҳҳои бартараф намудани онро ниишон дигаред.

б) Барои синфҳои 1,2,3,4 қадом меъёрҳоро барои инкишофи малакаҳои навиштан ба инобат мегиред.



**4. Кори дунафарӣ.** Фаъолиятҳои дар зер овардаро хонед ва муайян кунед, ки ба қадом мақсад сурат мегиранд?

Қадом фаъолиятҳои дигарро бо мақсади инкишофи малакаҳои хондан истифода мебаред?

№ фаъолият	мақсад
1	
2	

## Фаъолиятҳо доир ба навиштан

### **Навиштани чумла аз калимаҳои пароканда:**

*Ба ҳар гуруҳ муаллим калимаҳои пароканда дода, супории медиҳад, ки аз калимаҳо чумла созанд ва нависанд.*

*Мисол: кард, офтоб, нури, ҳама, равшан, бо, худ, чоро.*

*Офтоб бо нури худ ҳама чоро равшан кард.*

### **3 Навиштани калимаи мувофиқ**

*Якчанд ҷумлаҳоро дар лавҳи синф нависед. Ба ҷойи баъзе калимаҳо нуқтаҳо гузоред. Калимаҳои партофташударо дар зер нависед.*

*Ба хонандагон супории дихед, ки аввал ҷойҳои холиро пурра кунанд, баъд ҷумлаҳоро хонанд ва нависанд. Масалан: Ман ба ... рафтам ва ... харидал (мактаб, бозор, хона, саҳро...)*

### **5 Навиштани ҳикоя:**

*Ба як хонанда супории дихед, ки ҳикояи шиносро нақл кунад. Ба хонандай дуюм супории дихед, ки ҳикояро давом дихад ва ҳамин тарз корро бо дигар хонандагон ҳам давом дихед. Сонӣ хонандагон ҳикояро пурра менависанд.*

### **7 Навиштани нақл:**

- Хонандагон дар синф воқеаи ба қарибӣ руҳдоддаро баён мекунанд.*
- Ҳикояашионро фардӣ тасвир мекунанд.*
- Мазмуни расмро бо ду - се ҷумла менависанд.*
- Кори иҷроқардаро дар гӯшии «Навигарихо» мечаспонанд.*

*Навигарихо бояд ҳар ҳафта иваз карда шаванд.*

**2**

### **Навиштан бо латтаи тар:**

*а) Омӯзгор дар лавҳи синф бо латтаи тар шакли ҳарфро менависад. Якчанд хонандагонро даъват карда талааб менамаяд, ки аз болои он шакл бо бӯр нависанд.*

*б) Хонандагон шакли (ё элементи) ҳарфро менависанд. Хонандагони дигар баромада, бо латтаи тар ҳамон ҳарфро тоза мекунанд.*

*в) Хонандагон бо ангуши тарзи навишти ҳарфро дар рӯйи миз машқ мекунанд*

**4**

### **Навиштани калимаҳои ҳаммаъно:**

*Муаллим калимаҳои (дунё, рафиқ, осмон, ватан, офтоб)-ро дар сутуни аввал менависад. Дар сутуни дуюм калимаҳои ҳаммаъноро менависад: фазо, олам, ҷаҳон, гетӣ, дӯст, ҷӯра, меҳан, қишивар, диёр, хуршид. Хонандагон калимаи ҳаммаъноро ёфта менависанд.*

**6**

### **Навиштани номи ашё:**

*Дар лавҳи синф расмҳо часпонда мешаванд. Хонандагон ба расмҳо нигоҳ карда аз рӯйи он ҳикоя менависанд.*

### **Навиштани ҷумлаҳо аз рӯйи ребус:**



### **Махзани асрор**

*Барои ташаккул додани муносибати мусбат барои омӯзиши хат дар синфҳои ибтидой мақсадҳои зеринро ба эътибор гирифтан лозим меояд.*

1. Фароҳам оварданӣ шароити хуби забономӯзӣ, ки дар он эҷодкорӣ мавҷеу асосиро ишғол менамояд.
2. Ҳар як хонанда бояд бо маводе, ки ба қобилияти азхудкуни вай мувоғиқ аст, таъмин бошад.
3. Хонандагонро тайёр кардан даркор аст, ки навиштанро яке аз беҳтарин воситаҳои забономӯзӣ ҳисобанд.
4. Кӯшиши кардан лозим, ки ҳар як фаъолияти барои навиштан вобаста шавқовар ва фаҳмо бошад.
5. Ҳар як кӯшиши хонанда барои навиштан бояд қадр карда шавад.
6. Навиштаҳои хонандагонро эҳтиёткорона ва бо мулоҳиза мувоғиқи дараҷаи ташаккулашон таҳрир намоед..
7. Ба хонандагон имконияти ба тарзҳои гуногун омӯхтани хатро таъмин намоед.
8. Кӯшиши намоед, ки кӯдакон бо роҳҳои гуногун ва ба шахсони дигар навиштанро омӯзанд.
9. Ба хонандагон барои муҳокима, банақшагирӣ, таҳрир ва аз нав дида баромадани навиштаҳои худ имконият фароҳам оред.
10. Хонандагонро барои мустақилона ва равон навиштан рӯҳбаланд созед.
11. Муҳим будани пешниҳоди навиштанро маҳсус қайд намоед.
12. Хонандагон доир ба фарқи байни нутқи хаттӣ ва шифоҳӣ оғоҳ бошанд.

### **Махзани асрор**

➤ Хат (навиштан) дар таълими синфҳои ибтидой яке аз малакаҳои асосӣ мебошад. Малакае, ки дар асоси он малакаҳои дигар инкишоф меёбанд. Аз ин рӯ хонандае, ки малакаҳои навиштанро азхуд намекунад, дар омӯзиши на танҳо забон, балки дигар фанҳо низ ақиб мемонад.

➤ Худи ҷараёни навиштан аз ҷиҳати равонӣ ва физиологӣ мураккаб аст. Ҳангоми навиштан системаи асад, узвҳои бинойӣ, шунавоӣ (баҳусус дар имло) ва бисёр мушакҳои бадан якҷоя фаъолият менамоянд.

Ин маънӣ дар ашъори гузаштагони мо низ қайд шудааст:

Набиштан зи гуфтан муҳимтар шинос,

Ба гоҳи навиштан ба ҷо ор ҳуш

*(Масъуди Саъд)*

*Малакаҳои навиштан бо мақсади*

- дар ҳаёти шахсӣ, таҳсили минбаъда ва қасбомӯзӣ истифода бурдан;
- донишҳои дар ҷараёни шунидан, хондан, гуфтан андӯҳтаро такмил додан.

5. Бо ҳайати гурӯҳ машварат намуда, яке аз талаботи Стандарт ё барномаро интихоб кунед ва дар асоси намунаи боло барои инкишофи малакаҳои навиштан фаъолият таҳия созед.

Намунаи татбиқи як талаботи Стандарт (барнома) доир ба инкишофи малакаҳои навиштан: **навиштани нақли хаттӣ**

*Хонанда ба шарте нақли хаттӣ навишта метавонад, ки фаъолиятҳои зеринро иҷро кунад:*

<b>Фаъолиятҳои тавсияшаванд</b>	
1.	Бодиққат матнро гӯш кардан
2.	Накл кардани мазмуни матн
3.	Ба қисмҳо ҷудо кардани матн
4.	Ба ҳар қисм сарлавҳа гузоштан
5.	Тартиб додани нақша
6.	Навиштани нақл
7.	Зебо, беғалат ва покиза навиштан

**Кори лоиҳавӣ. Тахияи нақшай яксоатай дарси забони модарӣ дар асоси инкишофи малакаҳои хондан ва навиштан (интихобӣ)**

1. Мақсади таълимиеро аз Стандарт интихоб намоед.
2. Нишондиҳандаҳои расидан ба ин мақсадро тахия намоед.
3. Барои ҳар як нишондиҳанда фаъолият тартиб дихед.
4. Пайдарпайии фаъолияти муаллиму хонандагонро дар нақша нишон дихед.
5. Воситаҳои арзёбии ҳар як нишондиҳандаро муайян кунед.
6. Онро ба тарзи нақшай яксоатай дарсӣ пешниҳод намоед.

### Таълими грамматика ва имло

1. Бозии «Бинго». Гүед, ки аз ин бозӣ хонандагон чӣ гуна малакаву донишҳоро ба даст меоранд?

2. **Масъала.** Мақсад аз таълим додани грамматика дар синфҳои ибтидой чист?

3. **Кор дар гурӯҳҳо.** Нақши таълими грамматикаро дар инкишофи нутқи хонандагон нишон дидед. Дар гурӯҳатон аз рӯйи мавзӯй ҷавобҳо тайёр намоед:

ИСМ Гурӯҳи 1	СИФАТ Гурӯҳи 2	ФЕЛЬ Гурӯҳи 3	АҶОҲОНӢ ЧУМЛА Гурӯҳи 4
-----------------	-------------------	------------------	------------------------------

### 4. Муҳокимаи кори гурӯҳӣ.

#### Махзани асрор

Таълими грамматика ба қадом хотир? «Моҳияти амалии таълими грамматика ва имло дар он аст, ки бачаҳо соҳиби нутқи гуфторию навиштории дуруст гардида, ба ҳодисаҳои забон аз нуқтаи назари фахмиши мантиқ назар мекунанд ва маълумоти гирифтаашонро дар амал татбиқ карда метавонистагӣ мешаванд. Ишораи охирин дар мавриде имконпазир мегардад, ки дар таълим алоқаи мустаҳкамai назарии амалий ба ҳисоб гирифта шавад. Дар акси ҳол мумкин аст талабагон назарияи забон – грамматикаро ба хубӣ омӯзанд, вале мақсадашонро даҳанақиу ҳаттӣ мувофиқи меъёри грамматикии забони адабӣ баён карда натавонанд. Аз ин ҷо дар байни назарияю амалия номувофиқатӣ, ҷудоӣ ба амал меояд. ... Вазифа на аз он иборат аст, ки бача гӯяду нависад, балки он аст, ки дуруст гӯяду бехато нависад, тарзи ифодаи фикрашро идора карда тавонад» (М.Лутфуллоев. «Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ», саҳ.242.)

Омӯзиши грамматика ва имло дар синфҳои ибтидой боиси инкишофи чор рукни нутқ – гуфтан, шунидан, хондан ва навиштан мегардад.

### 6. Муҳокимаи кори дунафарӣ.

#### Махзани асрор

Мактаббачагони хурдсол то омӯхтани қоидаҳои грамматика ҳам онҳоро ба таври амалий истифода мебаранд. Омӯхтани « назария»-и забон баробари сар шудани дарсҳои забони модарӣ ( грамматика ва имло ) оғоз мейбад ва зинаҳои зеринро дар бар мегирад: мушоҳида ва дарк, фахмидан ва ҷамъбаст кардан, мустаҳкам намудан, ташаккули маҳорат ва малака, дар амал татбиқ кардан... Аз ин ҷост, ки дар психологияи педагогӣ ин зинаҳои донишҳосилкунӣ фаъолияти маърифати таълимии мактаббача номида шудааст...

...барои фахмидани қоидаҳои грамматикию имлой талабагон бояд қобилияти таҳлилу таркиб кардани далелҳоро дошта бошанд.

( М.Лутфуллоев. Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ, саҳ. 282 - 285.)

## **Ғалатҳои имлой –грамматикӣ ва роҳҳои ислоҳи онҳо**

**1. Кори дунафарӣ.** Бо шарикатон машварат карда, номгӯйи хатоҳои имлоию грамматикиро, ки шогирдонатон содир кардаанд, тартиб дихед. Сабабҳои рух додани хатоҳоро шарҳ дихед.

<b>Номгӯйи ғалатҳо</b>	<b>Сабабҳо</b>	<b>Роҳҳои ислоҳ</b>

**2. Кори дунафарӣ.** Намунаҳои зеринро оид ба таълими имло аз рӯйи матни «Шарофати иттифоқ» (китоби «Забони модарӣ» барои синфи 4, саҳ.100.) муқоиса кунед ва фарқи онҳоро гӯед.

### **Шарофати иттифоқ**

**Аммо** кабутарон насиҳати ўро гӯш накарданд. **Мутаваққа** дид, ки онҳоро бо насиҳат аз роҳ боздошта наметавонад. Кабутарон ба сӯйи дона фуромада буданд, ки ба доми сайёд афтоданд. Мутаваққа фарёд баркашид:

- Ба шумо нагуфтам, ки оқибати шитобкорӣ ва **бетааммул** дар корҳо шурӯъ кардан хуб нест.

Кабутарон сайёдро дида ба изтироб афтоданд ва ҳар яке аз онҳо дар халосии худ кӯшида, парубол мезаданд. Мутаваққа гуфт:

- Эй ёрон, шумо ҳар яке дар халосии худ кӯшида, аз халосии дигар ҳамдамон бехабар мондаед. Дӯстиву **муҳаббат** он аст, ки кас бояд халосии ёронро аз халосии худ муҳимтар донад. Агар шумо шароиту имконияти ба ҳамдигар ёрӣ додан надошта бошед, ҳамагӣ якҷоя амал кунед, шояд, ки ба шарофати ин **иттифоқ** дом аз ҷой баргирифта шавад ва мо ҳама раҳо ёбем.

Кабутарон фармон ба ҷо оварда, ҳама дар **қувват муттағиқ** шуданд ва ба ин ҳила домро барканда, халосӣ ёфтанд.

### **Намунаи 1.**

- 1.Матнро хонед.
- 2.Матнро рӯйнавис кунед.
3. Калимаҳоеро, ки ҳамсадоҳои такрор доранд, аз матн ёбед.
- 4.Ба зери ҳамсадоҳои такрор ҳат кашед.

## Намунаи 2.

1. Матиро хонед.
2. Худро санҷед: Ба матн нигоҳ накарда калимаҳоро ба ҷадвали зерин нависед:**аммо, амо, қувват, қуват, муттафиқ, мутафиқ, итифоқ, иттифоқ, муҳаббат, муҳабат, бетааммул, бетаамул, Мутаваққа, Мутавақа.**

Дуруст	Нодуруст
аммо	амо

3. Акнун бо матн калимаҳоро муқоиса намоед. Дар қадом калима ғалат кардед? Кори рафиқатонро низ санҷед.

## 3. Муҳокимаи кори дунафарӣ.

### Махзани асрор

Ғалатҳо ислоҳ намешаванд, танҳо ба зери онҳо ҳат кашида аломат мегузоранд. Ҳонандагон бо ин аломатҳо бояд шинос бошанд.

Мисол:

- ☒ навиштани ҳарфи зиёд (*киса – киста*);
- ➔ партофта шудани ҳарфҳои ташдиддор (*қувват-қуват*);
- ➡ партофта шудани ҳарфҳои дигар (*айвон - авон*);
- ✍ партофта шудани калима;
- ⌚ иваз шудани ҳарфҳо (*Ҳисор – ҳисор, мактаб - маткаб*)
- ❓ ноҳоно будани ҳарф ё калима
- ➊ аломатҳои китобат
- navishita ☐ покиза набудани навишт.

Ғалатҳои хусусияти яхела дошта (мисол: калимаи «моҳӣ» дар матн се маротиба вомехӯрад ва дар ҳар се маврид ба ҷойи й –и навишта шудааст), як ғалат ҳисоб мешавад. Агар ҳамин ғалат дар калимаҳои дигар (шоҳӣ, мардӣ) рух дода бошад, миқдори ғалатҳо гуногун аст.


Дар асоси ғалатҳои содиршуда муаллим хусусияти онҳоро муайян ва гурӯҳбандӣ намуда, аз пайи ислоҳи онҳо мекӯшад.

## 4. Кори гурӯҳӣ. Як лаҳзаи дарсро оид ба мавзӯи грамматика ва имло аз рӯйи матни интихобкардаатон мураттаб созед ва онро намоиш дихед. Ҳангоми таҳияи лаҳзаи дарс ба ин меъёрҳо эътибор дихед:

- а) истифодаи бозии таълими;
- б) истифодаи аёният (варақаҳо, ребус ва ғ.);
- в) гузоштани шарти машқ ва супориш;

г) намунаи хатои имлоио грамматикӣ ва тарзи ислоҳи он;

### МАВЗЎҲО:



## 5. Муаррифии корҳои гурӯҳӣ.

### ЛУГАТОМӮЗӢ

1. **Масъалагузорӣ.** Омӯхтани лугат барои мактаббача чӣ аҳамият дорад?

2. Намунаҳои кор бо лугатро доир ба матни «Рустой ва уқоб» (китоби «Забони модарӣ» барои синфи 4, саҳ.139) муқоиса намоед ва фарқи онҳоро гӯед.

#### Рустой ва уқоб

Як нафар рустоиे дар саҳро мегашт. Уқоберо дид, ки дар dome гирифтор шудааст. Рустой ба уқоб раҳмаш омад ва зуд ўро раҳо кард. Уқоб ин эҳсоси рустоиро фаромӯш накард. Рӯзе рустой дар сояи деворе дастрӯймолашро ба рӯяш пӯшида хобида буд. Девори кӯҳна ва баланд дар ҳоли гаштан буд. Уқоб бо ў наздик рафта, дастрӯймолро аз рӯйи ў бо минқор гирифта, парвоз кард. Вақте ки рустой ба таъкиби ў давид, уқоб дастрӯймолро пойин андоҳт. Рустой дастрӯймолашро гирифта омад, то дар сояи ҳамон девор дубора бихобад. Вале дид, ки девор афтодааст. Рустой фаҳмид, ки уқоб дар ивази некии ў некӣ кардааст.

#### Намунаи 2.

I. Матнро хонед.

III. Лугати зеринро ба дафтаратон навишта, азёд кунед:

II. ....

рустой-дехотӣ

минқор – нӯл

эҳсос – ҳис, муҳаббат.

таъқиб – аз пайи касе ё ҷизе рафтан , пайгири ӯ кардан

#### Намунаи 3.

I. Чумлаҳои зерро хонед ва нависед. Гӯед, ки калимаҳои ишорашуда чӣ маъно доранд?

1. Ситора ҳар тобистон ба **русто**, ба назди бибиаш меравад. Аз назди **рустои** мо дарёи шӯҳе мегузарад. 2. Булбул **минқори** зебо дорад. Мурғ бо **минқораш** донаҳоро аз замин мечид. 3. Гург харгӯшро **таъқиб** мекард. Нозираи роҳ ронандай мошинро сиёҳ кард.

4. Сафар бо Алишер китобхояшонро **мубодила** карданд. Падари Ҷамshed ҳавлии дехаашро ба хонаи шаҳрӣ **мубодила** кард.

5. Назира бо суруд **эҳсоси** худро ба модараши баён кард. Таманно **эҳсоси** дугонаашро аз хотир набаровард.

Рустой -..... Минқор - ..... Таъқиб -.....

**Мубодила** - ..... Эҳсос - .....

II. Матнро хонед ва нақл кунед.

III. Бо калимаҳои **рустоӣ**, **минқор**, **мубодила**, **эҳсос**, **таъқиб** чумлаҳо созед.


### 3. Мүхокимаи кори дунафарӣ.

4. Намунаи фаъолият.Faъолияти «Халтачай сеҳрнок» (нигаред ба замимаи 1.).

5. Мүхокима. Бигӯед, ки аз фаъолияти «Халтачай сеҳрнок» хонандагон чиро омӯхта метавонанд? Кадом донишу малакаҳоро азхуд мекунанд? Ҷадвалро пурра кунед.

ДОНИШ	МАЛАКА	МАФҲУМ
Номи ашёҳо, қоидай сифат	Яқҷоя кор кардан, гӯш кардан.	Шаклу ҳаҷми ашёҳо

6. Масъалагузорӣ. Боз бо кадом роҳҳо ба талабагон лугатро омӯзондан мумкин аст?



7. Бо намунаи саволу масъалаҳои машқ аз рӯйи матни «Боғҳои дилкушо» (китоби «Забони модарӣ» барои синфи 4, соли 2005, саҳ.78) шинос шавед. «Махзани асрор»-ро хонда, бигӯед, ки намуна ба кадом навъи таҳлил мансуб аст?

#### Боғҳои дилкушо

Ҳаво форам. Саҳрои васеъ, боғҳои дилкушо ва қирҳои зебо ороста гардидаанд. Рӯйи онҳо бо алафҳои кабуд, гулҳои сурҳ, киштҳои гуногун ва бо пахта пӯшида шудааст. Шапалакҳои сурҳ, зард, сиёҳ ва сафед парида мегарданд. Паррандаҳо ба деворҳои пасту баланд, бомҳо ва ба рӯйи гулҳои рангоранг менишинанд, бо овозҳои шӯҳ месароянд

(Садриддин Айнӣ).

#### Намунаи 1.

1. Матнро хонед.
2. Аз ҷумлаҳо калимаҳоеро, ки ба саволҳои «ҷӣ ҳел, ҷӣ гуна» ҷавоб мешаванд, ҷудо кунед.
3. Онҳоро ба дафтар нависед.
4. Аз матн калимаҳои муқобилмаъноро ёбед.
5. Ба сифатҳои **форам**, **васеъ** калимаҳои муқобилмаъно ёбед. Онҳоро нависед.
6. Ҷумлаҳои зеринро хонед:  
*Дилором гули ҳуҷрӯй дорад. Дар қаср шоҳдуҳтари соҳибҷамоле зиндагӣ мекард.*  
*Савсан куртаи лоларанг ба бар кардааст.*
7. Калимаҳои ишорашуда ба кадом калимаҳо муродифанд?

8. Кори гурӯҳӣ. Матнеро интиҳоб карда, аз рӯйи он лаҳзаи фаъолиятеро доир ба омӯхтани лугат анҷом дихед. Ба «Махзани асрор» такя карда, намунаи фаъолиятро тартиб дихед.

### **Махзани асрор**

Дар синфҳои ибтидоӣ оид ба лугат таҳлилҳои гуногун анҷом дода мешаванд:

1. Таҳлили луғавию маънӣ (мантиқӣ);
2. Таҳлили луғавию муқоисавӣ;
3. Таҳлили луғавию маънӣ;
4. Таҳлили луғавию имлӣ;

1. Дар таҳлили луғавию маънӣ (мантиқӣ) бештар ба маънои лугатҳои таҳлилшаванд сари кор дорем, дар ин маврид тарзи ба хиссаҳо чудо кадани калимаҳо ба мо ёрӣ мерасонад: чормағз (чор + мағз) дар як маврид калима аз ду ё се решай маънодор таркиб ёфтааст (чор ва мағз, сад ва барг). Дар мавриди дигар решай ва пасванд (*пахта + зор, кор + гар*)

2. Таҳлили луғавию муқоисавӣ (Лола – лола, Товус – товус, Анор – анор...) Ин таҳлил аҳамияти калони имлӣ дорад.

3. Таҳлили луғавию маънӣ : офтоб – хурshed, шамс, меҳр; калон – бузург, азим; баланд-паст, соғ – тира, сиёҳ – сафед, шаб – рӯз.

Ҳамаи таҳлилҳои калима (луғат) ҳамон вақт дорои аҳамиятанд, ки а) дар нутқи амалӣ (широҳӣ ва хаттӣ) истифода шаванд; б) аз ҷиҳати имло дурусту бехато навишта шаванд; в) маъно ва мазмун паси парда намонад.

(М. Лутфуллоев. «Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ»).

## **9. Муаррифии кори гуруҳӣ**

### **10 . Ҳудбаҳодиҳӣ**

<b>Масъала / Савол</b>	<b>Ҳа</b>	<b>Не</b>	<b>Агар не, чӣ бояд кард?</b>
Оё ман дар дарсҳои худ аз усулҳои гуногуни кор бо луғат истифода мебарам?			
Кадом фаъолият барои омӯҳтани луғат самаранок аст?			

**Кори лоиҳавӣ. Таҳияи нақшай яқсоатай дарси забони модарӣ дар асоси инкишофи малакаҳои луғатомӯйӣ ва таълими грамматикаву имло (интихобӣ)**

1. Мақсади таълимиеро аз Стандарт интихоб намоед.
2. Нишондиҳандаҳои расидан ба ин мақсадро таҳия намоед.
3. Барои ҳар як нишондиҳанда фаъолият тартиб дихед.
4. Пайдарпайии фаъолияти муаллиму хонандагонро дар нақша нишон дихед.
5. Воситаҳои арзёбии ҳар як нишондиҳандаро муайян кунед.
6. Онро ба тарзи нақшай яқсоатай дарсӣ пешниҳод намоед.

**Инъикоси принсипҳои омӯзиши интерактивӣ, таълими ҳамгиро ва арзёбии ташаккулдиҳанда дар ҷараёни дарс.**

- 1. Масъалагузорӣ.** Дарсхоятон аз қадом қисматҳо иборатанд?
2. Дар қадом маврид «дарс хуб гузашт» гуфтан мумкин аст?
- 3. Кор дар гурӯҳҳо.** Хуб гузаштани дарс ба чӣ вобаста аст? Ҷумлаҳоро хонед ва онҳоро аз рӯйи муҳим буданашон дар нақшай зер дараҷабандӣ кунед.

- истифодаи аёният аз тарафи хонандагон;
- ҷалб намудан ва ҳавасмандгардонии ҳамаи хонандагон ба дарс;
- фаъолияти якҷояи муаллиму хонандагон;
- ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар кори гурӯҳӣ;
- истифодаи бозиҳо ва усулҳои интерактивӣ;
- банақшагирии дарс;
- гӯш кардани хонандагон;
- ба ҳама имконияти якхела додан;
- истифодаи воситаҳои арзёбии формативӣ;

1.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

5.

**4. Намунаи дарс.**

**5. Муҳокимаи дарси намунавӣ.**

**6. Кор дар гурӯҳҳо.** Нақшай дарсро барои 40 дақиқа тайёр намоед ва барои намоиш додан омода шавед (метавонед аз намунаҳо истифода баред).

Гурӯҳи 1. Барои синфи якум.

Гурӯҳи 2. Барои синфи дуюм.

Гурӯҳи 3. Барои синфи сеюм.

Гурӯҳи 4. Барои синфи чорум.

7. Муаррифӣ ва муҳокимаи дарсҳои намунавӣ.

## **Намунаи нақшай дарс барои 2 соат аз фанни забони модарӣ дар синфи якум**

**Мақсади таълим:** хонандагон то охири дарс метавонанд:

- ☺ гӯянд, ки киро рафиқ гуфтан мумкин аст;
- ☺ расми сагро кашида, хислатҳои онро муайян қунанд;
- ☺ амалҳои Одил, Сайд ва сагро номбар намуда, онҳоро нависанд;
- ☺ хислатҳои онҳоро муайян қунанд ва нависанд;
- ☺ бо хислату рафтори худ муқоиса намоянд;
- ☺

**Мавзӯъ:** Рафики бевафо (саҳифаи 76).

### **Равиши дарс:**

**Водорқунӣ.**

1. Масъалагузорӣ. Ба фикри шумо, киро рафиқ мегӯянд?
2. Расмкашӣ. Дар дафтарҳои худ расми сагро кашед. Ба фикри шумо саг чӣ гуна хислатҳо дорад? Оё сагро рафиқ гуфтан мумкин аст? Бо қалимаи «саг» якто ҷумла гӯед. Он ҷумларо дар дафтаратон нависед.


**Дарккунӣ.**

3. Хондани матн (Муаллим бо ҷунин сухан ба хонандагон муроziat менамояд):
  - ☺ Бачаҳои азиз, биёд, ҷумлаи аввали матнро меҳонем ва муайян менамоем, ки рафиқон чӣ ном доштанд.
  - ☺ Биёд, ҷумлаи дуюмро меҳонем ва муайян мекунем, ки онҳо чӣ кор карданд.
  - ☺ Ҷумлаи сеюмро худатон ҳонед ва гӯед, ки ба онҳо чӣ ҳамроҳ шуд.
  - ☺ Акнун биёд, давоми ҳикояро ҳонем, ва муайян қунем, ки бо онҳо чӣ ҳодиса рӯх дод.
  - ☺ Ба фикри шумо, оқибати ин ҳодиса бо чӣ анҷом мейёбад? Бо рафиқатон маслиҳат карда, фикру ақидаатонро гӯед.
  - ☺ Сипас гӯш қунед ва муайян қунед, ки ҳикоя чӣ тавр ба анҷом расид ва онро бо фикру ақидаи худатон муқоиса қунед.
4. Кор аз рӯйи расм. Расмро мушоҳида қунед ва гӯед, ки дар он қадом лаҳзаи ҳикоя тасвир ёфтааст.
5. Кор бо машқи 2 (ин машқро метавонем дар гурӯҳҳо иҷро намоем). Муаллим ба ҳар як гурӯҳ ҷумлаҳои дар машқ овардашударо ба тариқи пароканда пешниҳод мекунад. Супориш медиҳад:
  - ☺ Қадами 1. Қалимаҳои парокандаро ҷо ба ҷо гузоред ва се ҷумла ҳосил намоед;
  - ☺ Қадами 2. Ин ҷумлаҳоро ҳонед ва гӯед, ки дар онҳо сухан дар бораи кӣ меравад;
  - ☺ Қадами 3. Мазмуни ҳикояро ба хотир оварда, ҷумлаҳоро паси ҳам гузоред.
  - ☺ Қадами 4. Ин ҷумлаҳоро ба дафтаратон нависед;
6. Ҳулосабарорӣ. Барои чӣ ин матн «Рафики бевафо» ном дорад? Ибораи *рафики бевафо* аз ҷанд қалима иборат аст? Қалимаи *рафиқро* ба ҳичоҳо чудо қунед. Онро дар дафтаратон нависед.
7. Муаллим бо ҷунин саволҳо муроziat мекунад:
  - ☺ Ба фикри шумо, барои чӣ Одил «Аз рафики бевафо саги бовафо беҳтар» гуфт. Ин зарбулмасалро ба дафтаратон нависед.
  - ☺ Агар шумо ба ҷойи Сайд мебудед, чӣ гуна рафтор мекардед?
  - ☺ Як лаҳзаи дигари онро худатон тасвир қунед. Фикратонро бо як ҷумла нависед.

**Маънирасӣ.**

8. Лаҳзаи дамгирӣ. Бозии «Ашёи сехрнок»

- Кори гурӯҳӣ. Имлои эчодӣ. (*Ҳар як гурӯҳ ба воситаи «себчинӣ» яктоӣ қалима интихоб мекунад.*) Бо қалимаи интихобшуда ҷумла тартиб дидед ва онро дар дафтаратон нависед (қалимаҳо барои интихоб: саг, Саид, роҳзанҳо, нон).
- Кор бо машқӣ 3. Чистонро хонед.  
*Меравад, меравад, галбер барин ҷой гирифта хоб меравад.*  
☺ Чавоби ин чистонро аз ин расм муайян кунед.



- Фаъолияти «Мавзеи тафсон»: Агар Саид ва ё Одил дар назди шумо мебуданд, аз онҳо чӣ пурсидан меҳостед? Ҳангоми тартиб додани саволҳо номи симоро гирифта муроҷиат намуданро фаромӯш насозед.
- Худро ба ҷойи Одил ё Саид тасаввур карда, ба саволҳои ҳамсинфонатон ҷавоб дидед. Фаромӯш накунед, ки шумо аз номи симои матн ҷавоб медиҳед.
- Қисми ҷамъбастии дарс. Арзёбии формативӣ: аз рӯйи меъёрҳои хониш, саволу ҷавоб ва навиштан.

**Намунаи нақшай дарс барои 2 соат дар синфи дуюм аз фанни забони модарӣ**

**Мақсади таълим:** хонандагон то интиҳои дарс:

симоҳои матнро ҷудо карда, амалҳои онҳоро шарҳ дода тавонанд.

**Мавзӯй:** Бародарони меҳрубон. Ном ва ҳаракати ашё (саҳифаи 126).

Таҷхизот: маводҳо аз « Қуттии фаъолият» ( маводи дарсӣ ва аёниятҳо, ки муаллим мунтазам ҷамъоварӣ менамояд)

#### Равиши дарс:

Марҳила ҳои дарс	Қадамҳо ва саволу супорииҳо	Фаъолият и муаллим	Фаъолияти хонандагон	Усул ва шаклҳои кор	Меъёрҳо барои арзёбии формативӣ	Вақт
Қисми ташкилии дарс	Муҳокима намудани мавзӯи гузашта	- ба давра даъват менамояд; - мушоҳида мекунад	- саволу ҷавоб мекунанд;	Кор дар давра		10
Қисми асосии дарс	1. <b>Масъалагузорӣ</b> Киҳо ба шумо меҳрубонӣ мекунанд? Бо рафиқатон маслиҳат намуда, фикру ақидаатонро пешниҳод намоед.  2. Ду сарҳати аввали	- савол медиҳад, фикру ақидаҳоро менависад; -	- бо рафиқашон маслиҳат мекунанд; - фикру ақидаашонро пешниҳод мекунанд;  Мехонанд, аввал фикру ақидаашонро	Кор дар гурӯҳи умумӣ	Кори	60 Аз

	<p>матнро хонед ва гүед, ки бародарон бо чй кор машгул буданд.</p> <p>3. Давоми матнро хонед ва гүед, ки бародарон чй тавр ба ҳамдигар меҳрубонӣ мекарданд.</p> <p>4. Амалҳои бародаронро номбар кунед ва дар дафтаратон нависед.</p> <p>5. Шумо ба чойи ин бародарон мебудед, чй кор мекардед? Шумо бо бародар ва ё хоҳари худ чй гуна муносибат доред?</p> <p>6. Ичрои машқи 253. Ағбаро дидаед ва ё дар борааш шунидаед?</p> <p>- матнро хонед, нависед ва номи дарё, қишлоқҳо ва ағбаро муайян намуда, дар зераш хат кашед;</p> <p>7. Лахзай дамгирӣ. Бозии «Бинго» Ичрои машқи 254.</p> <p>8. Ичрои машқи 255. «Қандхӯрӣ»: Аз табақча барои гурӯҳи худ яктоғӣ «қанд» интиҳоб намоед ва онро дар гурӯҳ бо завқ «хӯред»</p>	<p>мекунад;</p> <p>- назорат ва мушоҳида мекунад;</p> <p>- гӯш мекунад ва дар лавҳи синф менависад;</p> <p>- савол медиҳад;</p> <p>-супоришро мефаҳмонад;</p> <p>- мушоҳида ва роҳбаладӣ мекунад;</p> <p>-калимаҳоро номбар мекунад.</p> <p>- супоришро мефаҳмонад;</p> <p>-ба гурӯҳ чудо мекунад;</p> <p>- супоришро мефаҳмонад;</p>	<p>ба рафиқашон, сипас ба гурӯҳи калон пешниҳод мекунанд;</p> <p>Мехонанд ва фикру ақидаашонро баён мекунанд;</p> <p>Амалҳоро номбар намуда, баҳс мекунан ва дар дафтарашон менависанд;</p> <p>- гӯш карда, фикру ақидаашонро баён мекунанд,</p> <p>- мехонанд, менависанд, хат мекашанд;</p> <p>Калимаҳоро меёбанд.</p> <p>- аз рӯи хоҳиш нақшҳои Қосим, комбайн ва ҳаворо интиҳоб менамоянд;</p> <p>- ба гурӯҳҳо чудо мешаванд;</p> <p>-«қанд»-калима интиҳоб мекунанд;</p> <p>- дар гурӯҳ чумла месозанд;</p> <p>- чумлаҳоро баррасӣ мекунанд ва менависанд;</p>	<p>фардӣ Кори дунафарӣ</p> <p>Кори фардӣ</p> <p>Кор дар гурӯҳи калон</p> <p>Кор дар гурӯҳи калон</p> <p>Кори фардӣ</p> <p>Кори фардӣ</p> <p>Кор дар гурӯҳи калон</p>	<p>рӯйи меъёрҳои хониш</p> <p>Аз рӯйи меъёрҳои навиштан</p> <p>Аз рӯи меъёрҳо барои кор бо исмҳои хос</p> <p>Аз рӯйи меъёрҳои чумла-созӣ</p>
--	--	---	---	--	--

<b>Қисми чамъбастии дарс</b>	Мустаҳкамкунӣ ва хулосабарорӣ. - фаъолияти «Мавзеи тафсон»  Эълони баҳо ва супориши вазифаи хонагӣ	Ба давра даъват мекунад;	-якчанд нафар аз рӯйи хоҳиш нақши бародаронро интихоб намуда, ба саволҳо ҷавоб медиҳанд;  - боқимандаҳо савол медиҳанд ;	Кор дар давра	-	20
------------------------------	---	--------------------------	--	---------------	---	----

### **Намунаи дарс барои 2 соат аз фанни забони модарӣ дар синфи 3**

**Мақсади таълим:** Хонандагон то интиҳои дарс:  
хислатҳои симоҳои матнро шарҳ дода, дар бораи онҳо ҳикоя тартиб дода тавонанд.

**Мавзӯъ:** Хислатҳое, ки шоистаи одамӣ нест. Кӣ?, киҳо?, чӣ?, чиҳо?. (саҳифа 70)

**Таҷҳизот:** мавод аз Қуттии фаъолият.

#### **Равиши дарс:**

Қисми ташкилии дарс.

Пурсиши вазифаи хонагӣ ба воситаи фаъолияти «Мавзеи тафсон»..

Қисми асосии дарс.

1. Масъалагузорӣ. Кадом хислатҳои инсониро медонед?  
Бо рафиқатон маслиҳат карда, як ақидаро пешниҳод намоед.  
Матнро хонед ва гӯед, ки дар он сухан дар бораи хислатҳои хуби инсонӣ меравад ва ё хислатҳои бад? (*Ҳангоми хондан қалимаҳоеро, ки барои шумо нофаҳмоанд, нависед.*)  
2. Лугатомӯзӣ. (*Қалимаҳое, ки аз тарафи хонандагон пешниҳод шуданд, бо ёрии худи онҳо шарҳ дода мешавад.*)  
3. Кор бо лугати китоб (*Бо лугати дар поёни матн овардашуда муқоиса карда мешавад*).  
4. Иҷрои машқи 1. Кори дунафарӣ. Лугатҳои матнро навишта, дар хотир доред (*Лугатҳоро ба дафтарҳояшон менависанд*). Бо яке аз ин қалимаҳо ҷумла тартиб дихед.  
5. Иҷрои машқи 2. Гуфтаҳоро аз матни боло нависед ва шарҳ дихед (*Пас аз он ки гуфтаҳоро аз матни боло навиштанд, муаллим метавонад хонандагонро ба гурӯҳҳо ҷудо намояд. Барои шарҳ додани ҳар як хислат ба гурӯҳҳо супории медиҳад, ки якчанд хислатҳои гуногунро интихоб намуда, онро шарҳ диханд ва аз ҳаёти воқеӣ мисолҳо оранд.*)  
6. Иҷрои супориши 1. Интихобан ба якчанд исмҳои дар боло номбаршуда саволҳои мувоғиқ гузоред (*ин супориширо хонандагон метавонанд бо рафиқашон якҷоя иҷро намоянд*). *Меъёрҳо барои иҷрои ин супории чунин шуда метавонанд:*
  - ☺ Ба хотир оред, ки қадом қалимаҳоро исм мегӯянд;
  - ☺ Ба одамон чӣ гуна савол гузошта мешавад; (*ё ин ки саволҳои кӣ?, киҳо? ба одамон гузошта шаванд;*)
  - ☺ Саволи чӣ?, чиҳо? ба чӣ гуна исмҳо гузошта мешавад;
7. Иҷрои супориши. (2). Хислатҳои шоистаро аз бар кунед ва аз хислатҳои бад дурӣ ҷӯед. (*Ин супориширо хонандагон метавонанд дар гурӯҳҳои хурд ба воситаи нақшбозӣ иҷро намоянд. Яъне оид ба ягон хислати хуби инсонӣ ҳикояча тартиб медиҳанд ва онро ҳамчун саҳнана намоиш медиҳанд.*)

#### **Қисми чамъбости дарс.**

☺ Эълони баҳо ва супории вазифаи хонагӣ.

☺ Арзёбии ташаккулдиҳанда: аз рӯйи меъёрҳоу дар супории нишон додашиуда.

## Намунаи нақшай дарс барои 2 соат аз фанни забони модарӣ дар синфи чорум

**Мақсадҳои таълим:** хонандагон то охири дарс:

хислатҳои симоҳои матнро шарҳ ва баҳо (хаттӣ ва шифоҳӣ) дода тавонанд.

**Мавзӯъ:** Шераки далер. Феъл. ( «Забони модарӣ», М. Лутфуллоев, Ф. Шарифов, И. Абдуллоев. синфи 4. сахифаи 133).

**Таҷхизот:** расмҳо, мавод аз Куттии фаъолият.

### Равиши дарс:

**Водоркунӣ.**

**1. Масъалагузорӣ.** Чӣ гуна шахсро шахси далер гуфтан мумкин аст?

**Кори дунафарӣ.** Нишонаҳои далериро нависед ва бо навиштаҳои рафиқатон муқоиса кунед.

Муқобилмаъни калимаи «далерӣ» кадом аст?

**Дарккунӣ.**

**2. Кор бо матн.** Сарҳати аввали матнро хонед ва гӯед, ки барои чӣ Шерак ашк рехт ва ғамгин шуд ва кадом амалҳоро ба анҷом расонд?

**3.** Сарҳати дуюмро хонед ва гӯед, ки Шерак ба душман чӣ гуфт?

**4.** Қисмати охиринро хонед ва гӯед, ки ў душманро ба кадом балоҳо гирифтор кард?

**5.** Бо рафиқатон маслиҳат карда гӯед, ки чаро ҳалқ номи Шерак ва корнамоиҳои ўро фаромӯш намекунад.

**6. Амалҳои Шерак ва симоҳои дигарро муайян намуда, ба дафтаратон нависед.**

**7. Аз рӯйи нақшай зерин нақли хаттӣ нависед:**

- аз тарафи Шераки далер фиреб додани душман.
- дар роҳ нобуд шудани душман.
- қаҳрамонона ҳалок гардидани Шерак.

**8. Ҳангоми навиштан меъёрҳои зеринро ба назар гиред:**

- сарҳат гузоштан;
- ҷумларо бо ҳарфи калон сар кардан.
- пайдарпайии фикрро риоя кардан;
- замони феълро дуруст истифода бурдан;
- ҳулоса баровардан;
- ҳушҳат ва покиза навиштан;
- аз 60 калима кам набошад;

**9. Ба зери феълҳои матни навиштаатон хат кашед;**

**Маънирасӣ.**

**10. Кори дунафарӣ.** Хислат ва рафтори Шеракро бо хислату рафтори худ муқоиса намоед.

**11. Кори гурӯҳӣ.** Дар мавзӯи «Корнамоӣ» ҳикояча тартиб дихед.

Меъёрҳо барои тартиб додани ҳикоя:

- аз 6-7 ҷумла кам набошад;
- қаҳрамон ягон корнамоӣ нишон дихад;
- ҷумлаҳоро бо ҳам алоқаманд намоед;
- хислатҳои қаҳрамонро номбар кунед;
- ба меъёрҳои забони адабӣ риоя кунед;

Қисми ҷамъбастии дарс. Эълони баҳо. Супориши вазифаи хонагӣ.

Арзёбии ташаккулдиҳанда: аз рӯи меъёрҳо барои навиштани нақли хаттӣ.

## **ЗАМИМАХО**

### **Замимаи 1. Матнҳо**

#### **Матн барои кор дар гурӯҳҳо.**

##### **«Каду, каду»**

Буд – набуд як марди мӯйсафед буд. Вай як писараки доною далер дошт. Писарак ҳар рӯз ба кӯҳу дашту ҷангал рафта, шикор карда меомад.

Рӯзе рафта истода буд ки, аз пешаш як шагол баромад. Шагол ҷашмонашро бозӣ доронда, гӯшашро сих карда, думашро ҷунбонда пеши вай омада, гуфт:

- Ҳой бача, ман туро мөхӯрам!

- Маро мөхӯрӣ? Намебинӣ, ман як бачаи логар, гӯшти дуруст надорам, ки шикамат сер шавад, ман ҳозир рафта кабку мурғ шикор карда меоям, ҳамроҳ кайф карда мөхӯрем, - гуфт писарак.

Шагол розӣ шуд. Писарак рафта истода буд ки, аз пешаш як гурги гурусна баромад. Гург ҷашмонашро ало – було карда, дандонҳои тезашро нишон дода, пеши писарак омада, гуфт:

- Ҳой бача, тайёр шав, ман туро ҳозир мөхӯрам!

- Эй нодон, маро ҳӯрда чӣ баҳра мебарӣ?! На шикамат сер мешаваду на димогат ҷоқ. Намебинӣ, ман пӯсту устухон. Ҳозир мурғу кабку бузу барра шикор карда, гашта меоям, ҳар дуямон кайф карда мөхӯрем.

Гург розӣ шуд. Писарак ба роҳаш рафт. Рафта истода буд ки, аз пешаш ғурридаю Ҷанҷоҳияшро кушода, дандонҳояшро гициррос занонда як шери бадҳайбат баромада, гуфт:

- Ҳой бача, ман туро мөхӯрам!

- Эй подшоҳи ҳайвонҳо, маро ҳӯрда чӣ кор мекунӣ? Ман-як бачаи хурди ҳаробак. Маро мон, рафта кабку мурғу бузу гӯсфанди думбакалон шикор карда, гашта меоям, ҳар дуямон кайф карда мөхӯрем.

Шер ҳам ўро ҷавоб дод. Писарак рафта, кабку мурғу бедона шикор карду дар бозгашт ба як бօғ даромада дид, ки қадуҳои қалон – қалон пухта, зард шуда ҳоб кардаанд. Дарав як қадуро гирифта тоза карду ба дарунаш даромада, як гел зада аз бօғ баромад ва ҳамин ҳел ғелон – ғелон рафтан гирифт. Рафта истода буд, ки аз пешаш мӯйҳояшро сих карда, шери бадқаҳр баромада пурсид:

- Қаду – қаду!

- Ҷони қаду!

- Бачаро надидӣ, қаду?

- Дарди қаду, балои қаду, бачаро кай дидаст қаду! – гуфта, писарак ғелон – ғелон ба роҳаш рафтан гирифт. Рафта истода дид ки, гурги гурусна дандонҳояшро шақарросзанон поида нишастааст.

Вай қадуро дидা пурсид:

- Қаду – қаду!

- Ҷони қаду!

- Бачаро надидӣ, қаду?

- Дарди қаду, балои қаду, бачаро кай дидаст қаду! – гуфта, боз ғелон – ғелон ба роҳаш рафтан гирифт. Қарib ба ҳонааш рафта расида буд ки, шагол воҳӯрд.

Шагол думашро ҷунбонда, оби даҳонашро равонда, ба умеди мурғу кабк нишаста буд.

Вай қадуро дидা, пурсид:

- Қаду – қаду!

- Ҷони қаду!

- Бачаро надидӣ, қаду?

- Дарди қаду, балои қаду, бачаро кай дидаст қаду! – гуфта, писарак ғелон – ғелон ба ҳонаашон омаду қадуро ду кафонда аз дарунаш баромаду шоду ҳуррам зиндагӣ карда гашт.

(Б. Боронов, Б. Боев .Забони модарӣ барои синфи 3. -Душанбе, 2004, саҳ. 35-36).

### **Зимистон чист?**

Тирамоҳ омад. Баргҳои дараҳтон зард шуда, бо андак вазидани шамол тӯда – тӯда шуда ба замин мерехтанд.

Бузи кӯҳӣ дар зери дараҳтон барги хазон хӯрда, ба фил мегуфт:

-Зимистон ҳам наздик шуда истодааст.

-Зимистонаш чист? – хартумашро бардошта гуфт фил.

-Ба-а-а, зимистонро намедонӣ магар,-кавша зада хандид бузи кӯҳӣ ва ба тарафи маймун ишора карда гуфт:

-Агар надонӣ, аз он маймун пурс.

-Ман чӣ донам, ки зимистонаш чист? – гуфт маймун.

-Ту ҳам намедонӣ? – пойҳои дарози қоқашро ба замин зада, аз зарофай гардандароз пурсид бузи кӯҳӣ:

-Зимистон чист?

Зарофа, ки гарданашро ёzonда, баргҳои тару тозаи навакак аз шохи дараҳтон рехтаро бо иштиҳои том чида меҳӯрд, сар бардошта, гуфт:

-Ман ин хел ҳайвонро надидаам.

-Оҳ кундфаҳмҳо, наход ки зимистонро надонед. Канӣ, хирспаҳлавон, ин ҷо биё, ҷӣ будани зимистонро ба инҳо фаҳмон.

-Зимистон як шабест, ки то рӯз барф меборад, ҳаво хунук мешавад, ҳама гиёҳу рустаниҳо зери барф мемонанд, - гуррос зада гуфт хирс.

-Ӯҳ – ҳӯ, агар ҳамаи алафу гиёҳҳо ва баргҳои дараҳтон зери барф монанд, мо ҷӣ меҳӯрда бошем, - ҳайрон шуданд филу зарофа ва маймун.


Бузи кӯҳӣ ба хирс нигоҳ карда гуфт:

-Ту ки тамоми зимистон хоб мекунӣ, зимистон дар назарат як шаб барин менамояд. Ҳол он ки зимистон се моҳи пурра, яке аз фаслҳои сол аст.

(И. Абдуллоев, Ф. Икромова. Забони модарӣ. – 2. -Душанбе, 2005, саҳ. 104 - 105)

### **Замиаи 2. Ҳамгирои байнифаний**

Мисол, ҳангоми омӯхтани мавзӯъ доир ба фаслҳои сол\_навъҳои гуногуни фаъолият (маърифатӣ, бадеиҷо-эстетикий, бозӣ, муошират ва гайра), ки мазмуни он ба як арзиш ё обекти дарк муттаҳид карда шудааст, дар назар дошта мешавад.



Масалан, тасвири баҳор баробар дар санъати тасвирӣ ва жанрҳои гуногуни он (натюроморт, манзара) - ба воситаи ранг; ба воситаҳои ифодаи бадеӣ дар матн (муқоиса, монандкунӣ); дар мусикӣ – ба воситаи оҳанг ва суруд ва гайра сурат мегирад. Ҳусусиятҳои байнифаний батадриҷ ҷаҳонбинии хонандагонро вазеъ намуда, қобилияту малакаҳои онҳоро инкишоғ медиҳад. Ба таълими ҳамгиро бо дараҷаҳои байнифаний таълими фанҳои ба ҳам наздик – гуманитарӣ, табии – риёзӣ, техникий (мисол, забони модарӣ, табиатшиносӣ, технологияи иттилоот), фанҳои гуногунсамт (забони модарӣ, табиатшиносӣ, технологияи иттилоот, санъат ва меҳнат, суруд ва мусикӣ)

### **Замиаи 3. Намунаи таълими ҳамгирои фанҳои забони тоҷикӣ ва расм дар синфи якум. Мақсадҳои умумӣ:**

А) Ташаккули малакаҳои гуфтан, шунидан ва расмкашӣ.

Б) Тарбияи хонандагон дар рӯҳияи раҳму шафқат, хоксорӣ.

**Мавзӯъ: Афсонай «Чаро бинии нахӯд каҷ аст?»**

**Мақсадҳои мушаххас:** То охири дарс хонандагон метавонанд:

- аломатҳои ашёро номбар кунанд;
- овозҳои садоноку ҳамсадоро дар калима ёбанд;
- калимаҳоро ба ҳичоҳо чудо кунанд;
- расми хонаро кашанд;

(*Муаллим ба хондани афсона сар мекунад. Дар рӯйи мизҳои бачагон албому қаламҳо гузошта шудаанд.*)

Муаллим: Буд - набуд як нахӯд буд. Вай дар хонаи як одам дар халтаи лӯбиё, ки боре тасодуфан афтода буд, хушу хуррам рӯз мегузаронд. Чунки биничаи росту тез дошт ва аз он лӯбиёҳо саҳт метарсиданд.

*Муаллим: Бачаҳо шумо нахӯдро дидаед? Биёед, расми онро мекашем*

Ба назди таҳтаи синф омада, сурати хонаро мекашад. Дар назди хона расми дараҳтон, дарвазаро мекашад. Талабагон дар албомҳои худ мекашанд, муаллим ба онҳо ёрӣ медиҳад, хатоҳояшонро ислоҳ мекунад).

*Муаллим: Боре соҳиби хона аз халта як табақ лӯбиё гирифт, ки ҳӯрок пазад. Инро нахӯд пай бурда, аз табақ парида рафт.*

*Муаллим :* Фелон -ғелон рафт.

- *Бачаҳои азиз! Чаро нахӯд ғелон –ғелон рафт?*
- Чунки вай пой надорад.
- Барои он ки кулӯла (гирдак) аст.
- *Бачаҳо! Боз кадом ашёҳоро медонед, ки ғелон мешаванд?*
- Тӯбча
- Чарҳ

*Муаллим: Дуруст бачаҳо. Акнун давоми афсонаро мешунавем. Фелон -ғелон рафту як ҷонваракро дид. Ин ҷонварак сиёҳаки майдаяк асту меҳнатӣ, ки дона қашонда истодааст, чӣ ном дошта бошад? Канӣ, ин кадом ҷонварак будааст? (Муаллим дар таҳта катақчаҳоро мувофиқи шумораи ҳарфҳо дар калимаи «мӯрҷа» мекашад ва дар катақи аввал ҳарфи аввали онро менависад)*

M				
---	--	--	--	--

- Бале, дуруст. Канӣ, ба ман гӯед, ки дар калимаи мӯрҷа чанд ҳарф ҳаст?
- Панҷто.
- Чандто овози садонок?
- Дуто.
- Агар аз панҷ ҳарф дутоашро гирем чанд ҳарф бокӣ мемонад?

*Муаллим хондани афсонаро давом медиҳад.*

-Ҳой мӯрҷа, ман зӯрам ё ту? Мӯрҷа, ки бо азоб дона мекашид, ҷавоб надод. Аз ин қаҳри нахӯд омад. Вай биничаи тезашро ба миёни мӯрҷа ҳалонд. Фигони мӯрҷа баланд шуд.

-Маълум мешавад, ки ман зӯр будаам! -хитоб кард нахӯд ва боз пеш рафт. Фелон-ғелон рафт ва як ҳайвончаро дид. Ин ҳайвонча тез медавад, ҷолокона мечашад, гӯшҳои дароз дорад, сабзиро дӯст медорад. Бачаҳо, ин кадом ҳайвонча бошад?

-Харғӯш.

-Бале, оғарин! Ин ҳарғӯш аст. Кӣ мегӯяд, ки дар калимаи «ҳарғӯш» чандто ҳарф аст?

-Шашто.

-Чандто ҳичо?

(Муаллим дар таҳта катақчаҳоро мувофиқи шумораи ҳарфҳо дар калимаи «ҳарғӯш» мекашад ва дар катақи аввал ҳарфи аввали онро менависад).

X				
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Муаллим хондани афсонаро давом медиҳад:

-Хой харгӯш, ман зӯрам ё ту?

Харгӯш, ки гурусна буд ва саросема сабзӣ меҳӯрд, ҷавоб надод. Нахӯд пиндошт, ки ӯ нописандӣ мекунад ва дар қаҳр шуда каме ақиб рафт, пас башаст омада биничаи тезашро ба фуки нарми харгӯш хalonда гирифт. Харгӯш як қад парид, ба назара什 тавре намуд, ки ба фукаш тир расид ва сабзиро партофта гурехт.

-Маълум мешавад, ки ман зӯр будаам? – хитоб кард нахӯд ва боз пеш рафт.

Муаллим дар ҳамин ҷо хонданро анҷом медиҳад ва ба хонандагон муроҷиат менамояд:

- Ба фикри шумо, рафтори нахӯд хуб аст ё бад? Дар хона ба падару модаратон афсонаро нақл карда, дар бораи кирдори нахӯд сӯҳбат кунед. Бачаҳо, мо хондани афсонаро дар дарси оянда давом медиҳем. Шумо дар хона расмро то охир кашида онро ранг кунед.

#### Заминаи 4.

Намунаи дарси ҳамгирои забони тоҷикӣ бо математика дар синфи дуюм

Мақсади таълим:

- Мазмуни афсонаро нақл карда тавонанд

Мавзӯъ: «Захми забон» (афсона)

- 

Аёният: Варақаҳои расмдор

Муаллим: Бачаҳои азиз! Дарси гузашта мо афсонаи «Захми забон»-ро хонда будем. Имрӯз мо дар бораи ин афсона сӯҳбат мекунем. Канӣ, кӣ мегӯяд, ки симоҳои асосии ин афсона қиҳоянд?

Талаба: Одам ва хирс

Муаллим: Онҳо бо ҳам чӣ муносибат доштанд?

Талаба: Марду хирс бо ҳам рафиқ буданд.

Муаллим: Баъд чӣ воқеа байни онҳо шуд?

Талаба: Як рӯз хирс меҳмони мард шуд. Вақти гусел ва хайрухуш мард хирсро оғӯш мекунад.

Муаллим: Дар дасти ман варақаҳои расмдор доир ба ҳамин афсона мавҷуданд. Дар паси ин расмҳо мисолу масъалаҳо аз математика навишта шудаанд. Агар мо ин масъалаҳо мисолҳоро ҳал карда тавонем, нақли афсонаро пурра мешунавем.

Масъала: *Мард ба ҷангӣ ба ҳезумчинӣ рафт. Дар он ҷо вай 7 дарза ҳезум ҷамъ кард. Дар вақти ба хона баргаштан мард 2 дарза ҳезумро фаромӯши кард. Мард ба хона бо ҷанд дарза ҳезум баргашт? (хонандагон ба ҳал кардани масъала машгул мешаванд)*

Муаллим: Кӣ давоми афсонаро мегӯяд?

Талаба: Зани мард дар назди хирс ба мард гуфт, ки меҳмони бадбӯро чӣ гуна дилат кашид, ки оғӯш кунӣ? Хирс ин гапро шуниду баромада рафт.

Муаллим: Пас аз ҳал кардани мисолҳои зерин мо мефаҳмем, ки байни марду хирс чӣ ҳодиса шуд?

$$\begin{array}{lll} 27+73 = & 50 + 9 + 11 = & (36 + 14) - 20 = \\ 100 - 73 = & 48 - 5 - 20 = & 40 - (18 - 8) = \\ 100 - 27 = & 52 - 12 + 7 = & (73 - 13) + 19 = \end{array}$$

Муаллим: Баъди рафтани хирс аз хонаи рафиқаш чӣ ҳодиса мешавад?


Талаба: Мард барои ҳезум ба ҷангалзор меравад. Вай барои ҳамин табар мегирад. Он ҷо хирсро мебинад.

Муаллим: *Бачаҳои азиз! Мард барои ба ҷангӣ рафтан бояд аввал аз пешӣ дарёча гузарад. Аз хона то лаби дарёча 8 дакиҷа роҳ аст. Аз дарёча то ҷангалзор мард боз 15*

дақиқаи дигар роҳ рафт. Аз хонаи мард то ҷангалзор ҷанд дақиқа роҳ ҳаст? Баъд аз ёфтани ҷавоби ин масъала боз афсонаро нақл мекунед.

Талаба (давоми афсона): Хирс аз дидани мард хурсанд мешавад ва барои ҷамъ кардани ҳезум ба вай ёрӣ мерасонад. Баъд хирс аз мард ҳоҳиш мекунад, ки ба сари хирс бо табар занад. Мард розӣ намешавад. Вале хирс бисёр зорӣ мекунад ва мард ба сари хирс бо табар мезанад. Сари хирс заҳмин мешаваду вай ҳеч чиз нагуфта, ба даруни ҷангал меравад.

Муаллим: Агар мо мисолҳои зеринро ҳал кунем, бо чӣ ба охир расидани афсонаро мефаҳмем. Мисол:



Талаба (давоми афсона): Як рӯзи дигар мард боз ба ҷангал меравад. Ӯ дар он ҷо хирсро воҳӯрда мебинад, ки ҷароҳати сари хирс сиҳат ёфтааст. Хирс ба мард мегӯяд: «Бин, ки заҳми табар сиҳат шуду ҷароҳати дилам аз теги забони занат ҳоло ҳам шифо наёфтааст».

## Заминаи 5. Бозихо

### Бозии «Тақлиди овозӣ»

Мақсади бозӣ:

- дар талабагон пайдо кунондани тасаввуроти аввалин дар бораи овозҳои нутқ;
- муайян кардани тарзи дурусти талаффузи овозҳо ва инкишофи шунавоӣ.

#### 1) Кор аз рӯйи расм. Муаллим расмро ба шогирдон нишон дода, мепурсад:

- Парвина гулӯи ҳудро ба табиб нишон дода истода қадом овозро талаффуз мекунад?

Бачаҳо : А – а – а.

**2) Кор аз рӯйи расми «Дар боғи ҳайвонот».** Муаллим аз талабагон мепурсад, ки онҳо дар боғи ҳайвонот қадом ҳайвонҳоро диданд? Баъд аз рӯйи расми «Дар боғи ҳайвонот» саволу ҷавоб ташкил мекунад:

Гург даҳонашро қалон қушода, чӣ ҳел овоз (садо) мебарорад? (У –у -у).

Паланг чӣ? (Гурррр - ғурррр).

Зоғ чӣ? (Қаррр - қаррр).

Ҳамин тавр, талабагон расми ашёи гуногун: ҳайвонот, паррандагон, созҳои мусиқӣ ва амсоли инҳоро дида, ба овози ҳар як ашё тақлидкунон садо мебароранд. Ғайр аз ин боз аз чистон, тезгӯяк ва шеър истифода кардан мумкин аст.

### Бозии «КИШТИЙ»

Мақсад: Мустаҳкам намудани овози нав омӯхташуда

Ҷараёни бозӣ:

- Бачаҳо, мо ҳозир таллафузи овози «з»-ро машқ карда, ҷойи онро дар қалимаҳо муайян намудем. Акнун биёед, ба қишии савор шуда (муаллим расми қиширо нишон медиҳад), ба сайр мебароем. Мо бо ҳуд танҳо чизҳоеро мегирем, ки дар номи онҳо овози «з» мавҷуд бошад. Қи мегӯяд, ки мо бо ҳуд чӣ чизҳоро мегирем?

Бачаҳо: - Зоча, кӯза, зина, мӯза, сӯзан, занҷир....

## Заминаи 6. Ҳониши ифоданок

## *Меъёрҳои хониии ифоданок:*


Тобиши оҳангӣ доштани хониш

- оҳанги хонише, ки аз мазмуни матн бармеояд
- оҳанги хонише, ки аз аломатҳои китобат бармеояд

Мувофиқати суръати хониш ва табъи матн (нигаред ба замима).

• Оҳанги хонише, ки аз мазмуни матн бармеояд, хусусияти фардӣ дорад. Ҳар хонанда мувофиқи қобилият онро ичро менамояд. Ҳангоми риояи ин меъёр нишон додани ҳолати эмотсионалӣ тавассути имову ишора ва қиёфа муҳим аст.

Нишон додани ҳолати эмотсионалӣ тавассути қиёфа ва имову ишора:  
Хурсандӣ, ғаму андӯҳ, ҳайрат, тааҷҷуб, қаҳру газаб, кибру гурур.



Оҳанги хонише, ки аз риояи аломатҳои китобат бармеояд (ичрои он барои ҳама ҳатмист.)

Аломати китобат	Пастию баландии овоз
аввали ҷумла	овоз баланд мешавад
. (нуқта)	овоз паст мешавад
, (вергул)	овоз мӯътадил, исти қӯтоҳ
...(бисёргункта)	пеш аз бисёргункта суръати хониш суст мешавад, каме таваққуф (исти қӯтоҳ)
- (тире)	таваққуф (ист)-и ногаҳонӣ.
: (аломати баён)	овоз каме баланд гашта, гуфтори пешина эзоҳ дода мешавад
! (аломати хитоб)	овоз баланд шуда, оҳанги амру фармон ҳис мешавад
? (аломати савол)	овоз баланд гардида, таъкид ба пурсиш ҳис мешавад

## 2. Мувофиқати суръати овоз ба мазмун, ҳолат

???	Мавзун, равон
суханҳои такрор, қаҳру газаб	Тез, босуръат
Таъкид намудани ягон чизи муҳим	Беробита, канда – канда ё возех, бурро
?	Оҳиста, мад кашида

## **Замимаи 7. Фаъолияти «Халтаи сехрнок»**

Раванди фаъолият:

- иширирокчиён ба гурӯҳҳои хурд тақсим мешаванд.
- ба ҳар гурӯҳ халтачае, ки дар дарунаш ашёҳои гуногун мавҷуданд, дода мешавад.
- ашё набояд намоён бошад.

г) як нафар дар гурӯҳ шахси муайянкунандаи ашё аст. Вазифаи ӯ аз муайян кардани номи ашё иборат аст.

ғ) аъзоёни бокимондаи гурӯҳ ба воситаи ламс ашёро бояд тасвир кунанд. Онҳо набояд ба дохили халтacha нигоҳ кунанд.

д) онҳо метавонанд аз сифатҳои алоҳида ва ё чумлаҳои қӯтоҳи сифатӣ истифода кунанд.

е) пас аз номбар шудани калимаю чумлаҳо аз тарафи аъзоёни гурӯҳ шахси муайянкунанда бояд номи ашёро, ки дар халта мавҷуд аст, бигӯяд.

### Заминаи 8. Бозии «Бинго»

Равиши бозӣ:

Муаллим метавонад дар омӯзиши ҳамаи дарсҳои грамматика ва имло ин фаъолиятро истифода барад. Дар таҳтача, ки онро аз когази картон тайёр кардан мумкин аст, дар ҳаҷми 20x60 см бурида, онро ба ҳашт ҷорқунҷаи баробар тақсим мекунем. Дар дохили ҷорқунҷаҳо ҳарфҳо (номи ашёҳо, калимаҳои ба дарс мувофиқбуда)-ро менависад. Муаллим ҳарфҳоро номбар мекунад, ҳарфе, ки дар варакаи қӯдак омадааст. Талаба бо сангча ҳарфро мепӯшонад.

A	У	Н
Ш	Ф	Ӣ

### Заминаи 9. Калиди саволномаҳо

1. Омилҳои ҳамгирий: 1-Б, 2- А, 3- В, 4- Г, 5-Д

## Шарҳи луғат ва истилоҳот

**АРЗЁБИИ ФОРМАТИВӢ** – арёбии ташаккулдиҳанда; баҳодиҳии гайриҷамъбастӣ.

**ИҚТИБОС** – 1. гирифтан, ахз (дарёфт) кардан. 2. гирифта нақл кардани порчае аз нутқ ё навиштаи касе бо ишора ба маъхаз; гирифтани калимае аз забоне ё мавзӯе, аз адабиёте.

**ИМЛО** – маҷмӯи қоидаҳои дуруст навиштани калимаҳо, аз сатр ба сатр кӯчондани онҳо, истифодай ҳарфҳои калону хурд, дефис ва ғ. дар навишт. 2. пур кардан. 3.навишта пур кардан, гуфтан ва такрор кардан ба касе, то ки вай нависад; **имло кардан (кунондан)** гуфтан (дикта кардан) то касе нависад.

**ИНСЕРТ** – яке аз усулҳои кор бо матн ба воситаи алломатгузорӣ.

**ИНТЕГРАТСИЯ** - аз калимаи лотинии integer - бутун, том, яклухт, ягона, воҳид буда, маъни маҷмӯи яклухти қисматҳои ягон чизро дорад.

**КЛАСТЕР**-чамъоварии ақидаҳо дар нақшай маҳсус (хӯша).

**ЛАВҲ** – ҳар чизи сатҳаш паҳни сангӣ, чӯбӣ ва филизӣ ва ғайра, ки ба рӯйи он хат менавиштанд ё нақшу нигор мекашиданд; 2.....ва нақшҳо кашида мешавад.

**МАД ҚАШИДАН** – кашиши овоз дар вақти хондан ё гуфтор

**МАЛАКА** – қудрат ва тавоной дар иҷрои коре, ки дар натиҷаи машқ ва аз бисёр кардани коре дар табиати инсон пайдо мешавад.

**МАШҚ** – барои ба даст овардани малака ва маҳорат, пай дар пай кардани коре.

**ОБӢЕКТ**- мавзӯи мавриди баҳс.

**ПРОБЛЕМА** - масъалаи муҳим ва мураккаб, ки бояд ҳал карда шавад.

**СИМО-** қаҳрамон, образ, иштироккунандаи асар.

**СИНКВЕЙН** – шакли шеърие, ки аз панҷ мисраъ иборат аст ва ҳар мисраъ мазмуни худро дорад: мисраи 1-мавзӯъ (исм)

мисраи 2 – тасвири мавзӯъ ба воситаи ду сифат

мисраи 3 – амалу ҳаракати мавзӯъ ба воситаи 3 феъл

мисраи 4 – муносибати муаллиф ба мавзӯъ иборат аз 4 калима

мисраи 5 – муродифи мавзӯъ

**СТРАТЕГИЯ**-усул, муносибат.

**ТАҚСОНОМИЯ**- дараҷа, зина.

**ТАЪЛИМИ ҲАМГИРО** – ин таълим бо фарогирии ду ва бештар фан.

**ҲАМГИРО** - дарбаргирандаи якчанд соҳа, фарогирандаи чанд самту мазмун.

**ҲАМОҲАНГӢ** – мувофиқӣ ва ҳамсозӣ

**ЭССЕ** – ҳикояи хурде, ки дар он таассуроти шахсӣ нисбат ба чизҳои дидаю шунида ифода меёбад.

**Адабиёт:**  
**Ба забони точикӣ**

1. Айнӣ С. Ёддоштҳо. –Душанбе, 1978.
2. Барномаи таълими забони точикӣ ва математика дар синфҳои ибтидой. - Душанбе, 2007.
3. Борон Б. Дарси забони точикӣ дар синфҳои ибтидой. -Душанбе,2008.
4. Забони модарӣ дар синфҳои ибтидой (Модули таълимӣ) .-Душанбе, 2007.
5. Зиёев М. Н., Мирзоматов Н., Бадалова М., Роҳнамои муаллимони синфҳои ибтидой оид ба истифодаи барномаҳои нави таълими «Забони модарӣ» ва «Математика». -Душанбе, 2008.
6. Камолиддинов Б. Сухан гуфтию дурр суфтӣ ё рӯ ба рӯ бо микрофон. –Душанбе, 2007.
7. Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе: Матбуот, 2003.
8. Лутфуллоев М. Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ. -Душанбе, 2007.
9. Лутфуллоев М. Дарс. -Душанбе, 1995.
10. Мухторов З., Муҳиддинов Ф. Асосҳои технологияҳои навини таълим. -Душанбе, 2007.
11. Фарҳанги забони точикӣ. –М.: Советская энциклопедия, 1969. -Ч. 1 ва 2.
12. Фарҳанги тафсирӣ забони точикӣ. –Душанбе, 2008. –Ч. 1 ва 2.
13. Хоҷаев Қ. Суҳанварӣ. -Душанбе, 1997.
14. Китобҳои дарсии «Алифбо» ва «Забони модарӣ» барои синфҳои 1 - 4

**Ба забони русӣ**

1. Кайнова Э.Б. Курс современной практической педагогики. –М., 2005.
2. Кошмина И. В. Межпредметные связи в начальной школе. –М., 2003.
3. Куқушин В. С., Болдырева А.В.– Вараксина. Педагогика начального образования. –М. -Ростов–на–Дону, 2005.
4. Кульевич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. –М.: Учитель, 2005.
5. Павлов И.П. Мозг и психика. –М., 1996.